

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дарборайи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қисми 2, мод. 314; соли 2008, №10, мод. 810)

Боби I. Қоидаҳои умумӣ

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки ҳамин Қонун танзим мекунад

Ҳамин Қонун ҳолати ҳуқуқии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ҳуқуқи ӯҳдадориҳои иштирокчиёни он, тартиби ташкил кардан, азнавташкилдихӣ ва барҳам додани ҷамъиятро муайян менамояд.

Хусусияти ҳолати ҳуқуқӣ, тартиби ташкил кардан, азнавташкилдихӣ ва барҳам додани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудро дар соҳаҳои фаъолияти бонкӣ, сӯғуртавӣ ва сармоягузорӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Моддаи 2. Мафҳуми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд (минбаъд ҷамъият) ҷамъияти хоҷагиест, ки аз ҷониби як ё якчанд шахсе таъсис дода шуда, сармояи оинномавии он бо ҳиссаи ҳаҷми муайянкардаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ тақсим шудааст. Иштирокчиёни ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият надоранд ва зиёни таваккали марбут бо фаъолияти ҷамъиятро дар доираи арзиши саҳми гузошташон ба ӯҳдадоранд.

Иштирокчиёни ҷамъият, ки ба сармояи оинномавии ҷамъият саҳмро дар ҳаҷми пуррааш нагузоштаанд, тибқи ӯҳдадориҳои он дар доираи арзиши қисми пардохташудаи саҳми ҳар кадом иштирокчии ҷамъият масъулияти муштарак доранд.

2. Ҷамъият дар моликияти амволи алоҳида дорад, ки дар баланси мустақили он ба ҳисоб гирифта мешавад, вай аз номи худ ҳуқуқҳои амволи ва шахсии ғайриамволиро ба даст дароварда ва онро амалӣ менамояд, ӯҳдадориро ба зимма гирифта, дар суд даъвогар ва ҷавобгар шуда метавонад.

3. Ҷамъият шахси ҳуқуқӣ буда бо тартиби муқарраркардашуда метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он суратҳисобҳои бонкӣ кушояд.

Моддаи 3. Номи фирмавии ҷамъият

Ҷамъият номи пурраи расмӣ дошта, ҳақ дорад ба забони давлатӣ дорои номи мухтасар бошад.

Номи пурраи фирмавии ҷамъият ба забони давлатӣ бояд номи пурраи ҷамъият ва ибораҳои «дорои масъулияти маҳдуд»-ро дошта бошад. Номи мухтасари фирмавии ҷамъият бояд дорои номи пурра ё мухтасари ҷамъият ва калимаҳои «дорои масъулияти маҳдуд» ё ихтисори (аббревиатураи) ЧДММ бошад.

Номи фирмавии ҷамъият дар забони давлатӣ дигар истилоҳҳо ва ихтисорҳое, ки шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла аз забонҳои хориҷӣ гирифта шударо инъикос менамоянд, дошта наметавонад, агар санадҳои меъёри ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи дигарро пешбинӣ накарда бошанд.

Моддаи 4. Маҳалли ҷойгиршавӣ ва суроғайи ҷамъият

1. Маҳалли ҷойгиршавии ҷамъият аз рӯи ҷои бақайдгирии давлатии он муайян карда мешавад. Ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият мумкин аст муқаррар намояд, ки маҳалли ҷойгиршавии доимии мақомоти идоракунии он ё ҷои доимии фаъолиятҳои маҳалли ҷойгиршавии ҷамъият мебошад.

2. Ҷамъият бояд суроғайи почтавии худро дошта бошад, ки аз рӯи он ба он алоқа карда мешавад. Ҷамъият дар бораи тағйирёбии суроғайи почтавии худ, ӯҳдадор аст ба мақомоте, ки бақайдгирии шахси ҳуқуқиро амалӣ менамояд, хабар диҳад.

3. Ҷамъият бояд мӯҳри мудаваар дошта бошад, ки дар он номи пурраи фирмавиаш ба забони давлатӣ сабт ёбад. Дар мӯҳри ҷамъият инчунин номи фирмавии он ба ҳар забони хориҷӣ сабт шуда метавонад.

Ҷамъият ҳақ дорад штампҳои ва бланкҳои дорои номи фирмавии худ, нишони худӣ, инчунин аломати моли ва дигар воситаҳои фардиатро, ки бо тартиби муқаррарӣ ба қайд гирифта шудаанд, дошта бошад.

Моддаи 5. Қобилияти ҳуқуқдории ҷамъият

1. Ҷамъият ташкилоти тичоратӣ буда, дорои ҳуқуқҳои граждани мебошад ва ӯҳдадориҳои зарурии ба фаъолиятҳои алоқамандро барои амали намудани ҳамагуна фаъолияти дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ нашуда ба зимма мегирад.

2. Ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ҷамъият танҳо дар асоси иҷозатнома (литсензия) машғул шуда метавонад. Агар дар шартҳои додани иҷозатнома барои ба амал баровардани намуди муайяни фаъолият талаби чун фаъолияти истисноӣ амалӣ гардонидани он пешбинӣ шуда бошад, ҷамъият дар давоми мӯҳлати амали иҷозатнома ҳақ дорад танҳо намудҳои фаъолияти пешбиникардаи иҷозатномаро ба амал барорад.

Моддаи 6. Филиалҳо ва намояндагӣҳои ҷамъият

1. Ҷамъият метавонад бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки бо нақамтар аз се ду ҳиссаи овози шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъият қабул шудааст, филиалҳо таъсис дода, намояндагӣҳо кушояд.

Таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагӣҳо аз ҷониби ҷамъият дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи талаботи ҳамин Қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузорию давлати хориҷӣ, ки дар ҳудуди он филиалҳо таъсис дода ё намояндагӣҳо кушода мешаванд, сурат мегирад, агар дар шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад.

2. Филиали ҷамъият қисми алоҳидаи он буда, берун аз маҳалли ҷойгиршавии ҷамъият воқеъ мебошад ва ҳамаи вазифаҳои онро (қисми он), аз ҷумла вазифаи намояндагиро амалӣ менамояд.

3. Намояндагӣҳои ҷамъият қисми алоҳидаи он буда, берун аз маҳалли ҷойгиршавии ҷамъият воқеъ мебошад ва манфиатҳои ҷамъиятро ифода ва муҳофизат мекунад.

4. Филиал ва намояндагӣҳои ҷамъият шахсони ҳуқуқӣ намебошанд ва дар асоси низомномаи тасдиқкардаи ҷамъият амал менамоянд. Филиал ва намояндагӣ дорои амволе мебошанд, ки ҷамъияти таъсисдиҳанда ба онҳо додааст.

Роҳбарони филиалҳо ва намояндагӣҳои ҷамъиятро ҷамъият таъин мекунад ва онҳо дар асоси ваколатномаи он амал мекунад.

Филиалҳо ва намояндагӣҳои ҷамъият фаъолияти худро аз номи ҷамъияти онҳоро таъсисдиҳанда амалӣ мегардонанд. Барои фаъолияти филиал ва намояндагӣҳои ҷамъият ҷамъияти онҳоро таъсискарда масъул аст.

Моддаи 7. Ҷамъияти фаръӣ ва вобаста

1. Ҷамъият метавонад ҷамъияти фаръӣ ва вобастаи хоҷагии дорои ваколати шахси ҳуқуқӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи ҳамин Қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузорию давлати хориҷӣ, ки дар ҳудуди он ҷамъияти фаръӣ ё вобастаи хоҷагӣ таъсис дода шудаанд, бошад, агар дар шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад.

2. Ҷамъияте фаръӣ эътироф карда мешавад, ки агар дигар ҷамъияти (асосии) хоҷагӣ бинобар иштироки афзалиятнок дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи шартномаи бастаи байни онҳо ё ба тарзи дигар имконият дошта бошад, ки қарори бо ҳамин тариқ қабулкардаи ҷамъиятро муайян намояд.

3. Ҷамъияти фаръӣ ба қарзҳои ҷамъияти асосии хоҷагӣ ҷавобгар намебошад.

Ҷамъияти асосии хоҷагӣ, ки барои додани супоришҳои ҳатмӣ ба ҷамъияти фаръӣ ҳуқуқ дорад, бо ҷамъияти фаръӣ аз рӯи аҳдҳои барои иҷрои ин супоришҳо бастаи он муштарак ҷавобгар аст.

Дар сурати муфлисшавии ҷамъияти фаръӣ бо гуноҳӣ ҷамъияти асосии хоҷагӣ, ҳангоми нокифоягии амволи ҷамъияти фаръӣ, ҷамъияти асосии аз рӯи қарзҳои он ҷавобгарии иловагӣ (субсидиарӣ) дорад.

Иштирокчиёни ҷамъияти фаръӣ ҳақ доранд ҷаброни зиёни бо гуноҳи ҷамъияти асосии ба ҷамъияти фаръӣ расонидаро талаб намоянд.

4. Ҷамъияте вобаста эътироф карда мешавад, ки агар ҷамъияти (бартаридошта) дигари хоҷагӣ бештар аз бист фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти якумро дошта бошад.

Ҷамъияте, ки бештар аз бист фоизи саҳмияҳои овоздорӣ ҷамъияти саҳномӣ ё бештар аз бист фоизи сармояи оинномавии дигар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудро ба даст даровардааст вазифадор аст дар ин бора ба мақомоте, ки бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқиро ба роҳ мемонанд, фавран маълумотро барои нашр намудан пешниҳод намояд.

Моддаи 8. Иштирокчиёни ҷамъият

1. Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ иштирокчиёни ҷамъият буда метавонанд. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки гуруҳи алоҳидаи шаҳрвандонро дар ҷамъиятҳо манъ ё маҳдуд карданаш мумкин аст.

2. Мақомоти давлатӣ ва мақомоти ҳокимияти маҳалли ҳақ надоранд, ки иштирокчиёни ҷамъият бошанд, агар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи дигареро муқаррар накунад.

Ҷамъиятро як шахе таъсис дода метавонад, ки он иштирокчию ягона мегардад. Ҷамъият минбаъд ҷамъияти дорои як иштирокчӣ шуда метавонад.

Чамъият ба сифати иштирокчии ягона чамъияти дигари хоҷагии аз як шахс иборат бударо дошта наметавонад.

3. Шумораи иштирокчиёни чамъият набояд бештар аз сӣ нафар бошад.

Дар ҳолатҳое, ки шумораи иштирокчиёни чамъият аз ҳадди муқарраркардаи ҳамин банд зиёд бошад, чамъият дар давоми сол бояд ба чамъияти кушоди саҳомӣ ё кооперативи истехсолӣ табдил ёбад. Агар дар давоми мӯҳлати зикрффта чамъият аз нав таъсис дода нашавад ва шумораи иштирокчиёни чамъият то ҳадди муқарраркардаи ҳамин банд кам нагардад, он ба тариқи судӣ бо талаби мақома, ки шахсони ҳуқуқиро ба қайди давлати мегирад, ё дигар мақомоти давлатӣ ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, ки онҳоро қонун барои пешниҳоди чунин талаб ҳуқуқ, додааст, барҳам дода мешавад.

Моддаи 9. Ҳуқуқи иштирокчиёни чамъият

Иштирокчиёни чамъият ҳуқуқ доранд:

- дар идораи корҳои чамъият бо тартиби муқарраркардаи ҳамин Қонун ва ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият иштирок намоянд;

- дар бораи фаъолияти чамъият маълумот гиранд ва бо дафтарҳои муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ва дигар ҳуҷҷатҳои он бо тартиби муқарраркардаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ шинос шаванд;

- дар тақсимои фоида иштирок кунанд;

- бо тартиби пешбиникардаи ҳамин Қонун ва оинномаи чамъият ҳиссаи худро аз сармоияи оинномавии чамъият фурушанд ё ба тарзи дигар як қисми онро ба як ё якчанд иштирокчии ин чамъият диҳанд;

- ҳар вақт новобаста аз розигии дигар иштирокчиёни он аз чамъият бароянд;

- дар сурати барҳам хурдани чамъият қисми амвол ё арзиши онро баъди ҳисобу китоб бо кредиторон гиранд.

Иштирокчиёни чамъият инчунин дигар ҳуқуқҳое доранд, ки онҳоро ҳамин Қонун пешбинӣ кардааст.

2. Ба ғайр аз ҳуқуқҳое, ки ҳамин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, оинномаи чамъият метавонад дигар ҳуқуқҳои (ҳуқуқҳои иловагии) иштирокчии (иштирокчиёни) чамъиятро пешбинӣ намояд. Ин ҳуқуқҳо мумкин аст дар оинномаи чамъият пешбинӣ карда шаванд ё бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки онро ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул кардаанд, дода мешаванд.

Ҳуқуқҳои иловагӣ, ки ба иштирокчии муайяни чамъият дода шудааст, дар ҳолати бегона кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ӯ ба бадастдарорандаи ҳисса (қисми ҳисса) намегузарад.

Қаъ ё маҳдуд кардани ҳуқуқҳои иловагӣ, ки ба ҳамаи иштирокчиёни чамъият дода шудааст, бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул кардаанд, сурат мегирад. Қаъ ё маҳдуд гардондани ҳуқуқҳои иловагӣ, ки ба иштирокчиёни муайяни чамъият дода шудааст, бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки бо накамтар аз се ду ҳиссаи овози шумораи умумии иштирокчиёни чамъият қабул шудааст, сурат мегирад, ба шарте, ки агар иштирокчии чамъият, ки чунин ҳуқуқҳои иловагӣ ба ӯ тааллуқ дорад, ба тарафдорӣ ин қарор овоз дода, ё розигии хаттӣ дода бошад. Иштирокчии чамъият, ки ҳуқуқҳои иловагӣ ба ӯ дода шудааст, аз татбиқи ҳуқуқҳои иловагии додашуда даст кашада метавонад ва дар ин бора ба чамъият огоҳномаи хаттӣ мефиристад. Аз вақти огоҳномаи мазкурро гирифтани чамъият ҳуқуқҳои иловагии иштирокчии чамъият қаъ мегардад.

Моддаи 10. Ҳададории иштирокчиёни чамъият

1. Иштирокчиёни чамъият ӯҳдадоранд:

- бо тартиб, дар ҳаҷм, таркиб ва мӯҳлати пешбиникардаи ҳамин Қонун ва ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият саҳм гузоранд;

- иттилооти махфиро дар бораи фаъолияти чамъият фош нанамоянд. Иштирокчиёни чамъият дигар ӯҳдадорихоро низ доранд, ки ҳамин Қонун пешбинӣ кардааст.

2. Ба ғайр аз ӯҳдадориҳои пешбиникардаи ҳамин Қонун, оинномаи чамъият метавонад дигар ӯҳдадориҳои (ӯҳдадориҳои иловагии) иштирокчии (иштирокчиёни) чамъиятро, ки ба меъёрҳои ин Қонун муҳолиф нестанд, пешбинӣ намояд. Ин ӯҳдадориҳо дар оинномаи чамъият пешбинӣ шуда ё бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул кардаанд, ба зиммаи ҳамаи онҳо гузошта мешавад. Ба зиммаи иштирокчии муайяни чамъият гузоштани ӯҳдадориҳои иловагӣ бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки бо накамтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии иштирокчиёни чамъият қабул шудааст, сурат мегирад, агар иштирокчии чамъият, ки чунин ӯҳдадориҳои иловагӣ ба зиммаи гузоишта шудааст, ба тарафдори қабули чунин қарор овоз диҳад ё розигии хаттӣ дода бошад.

Ҳададориҳои иловагӣ, ки ба зиммаи иштирокчии муайяни чамъият гузошта шудааст, дар ҳолати бегона кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ӯ ба бадастдарорандаи ҳисса (қисми ҳисса) намегузарад.

Ҳўдадориҳои иловагї мумкин аст бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият яқдилона қабул кардаанд, қатъ карда шавад.

Моддаи 11. Аз ҷамъият хориҷ кардани иштирокчии ҷамъият

Иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳиссаи онҳо дар маҷмӯъ на камтар аз даҳ фоизи сармояи оинномавии ҷамъиятро ташкил медиҳад, ҳақ, доранд ба тариқи судї аз ҷамъият хориҷ кардани иштирокчиеро, ки ўҳдадории худро дағалона вайрон мекунад, ё бо амали (беамалии) худ фаъолияти ҷамъиятро ғайри имконпазир ё хеле душвор мегардонад, талаб намоянд.

Моддаи 12. Масъулияти ҷамъият

1. Ҷамъият тибқи ўҳдадориҳояш бо тамоми амволи ба он тааллуқдошта масъул аст.

Ҷамъият оиди ўҳдадориҳои иштирокчиёнаш ҷавобгар нест.

Дар ҳолати муфлисшавии ҷамъият бо гуноҳи иштирокчиёнаш ё бо гуноҳи шахсони дигар, ки онҳо ҳуқуқ доранд ба ҷамъият супориши ҳатмї диҳанд ё ба тарзи дигар имконият доранд амали онро муайян намоянд, ба зиммаи ин иштирокчиён ё шахсони дигар дар сурати нокифоягии амволи ҷамъият мумкин аст оиди ўҳдадориҳояш масъулияти иловагї (субсидиарї) гузошта шавад.

Давлат оиди ўҳдадориҳои ҷамъият ва ҷамъият оиди ўҳдадориҳои давлат масъулият надорад.

Боби II. Таъсис додани ҷамъият

Моддаи 13. Тартиби таъсисдиҳии ҷамъият

1. Муассисони ҷамъият шартномаи таъсисотї мебанданд ва оинномаи ҷамъиятро тасдиқ мекунанд. Шартномаи таъсисотї ва оинномаи ҷамъият ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият мебошанд.

Агар ҷамъиятро як шахс таъсис диҳад, ҳуҷҷати таъсисоти ҷамъият оинномаи тасдиқкардаи ҳамин шахс мебошад. Дар сурати то ду нафар ва аз он зиёд шудани шумораи иштирокчиёни ҷамъият бояд дар байни онҳо шартномаи таъсисотї баста шавад.

Хусусияти таъсисдиҳии ҷамъият бо иштироки сармоягузори хориҷї бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузори хориҷї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда мешавад.

Муассисони ҷамъият мақомоти иҷроияи ҷамъиятро интихоб (таъин) мекунанд, иичунин дар ҳолати ба сармояи оинномавии ҷамъият ворид шудани саҳми ғайрипулї арзиши пулии онҳоро тасдиқ менамоянд.

Қарор дар бораи тасдиқи оинномаи ҷамъият, иичунин қарор дар бораи тасдиқи арзиши пулии саҳми гузоштаи муассисони ҷамъият аз ҷониби муассисон яқдилона қабул карда мешавад.

2. Муассисони ҷамъият оиди ўҳдадориҳое, ки бо таъсиси ҷамъият алоқаманданд ва то бақайдгирии давлатии он пайдо шудаанд, масъулияти муштарак доранд. Ҷамъият оиди ўҳдадориҳои муассисони ҷамъият, ки бо таъсиси он алоқаманданд, танҳо дар сурати маъқулдонии минбаъдаи амали онҳо аз ҷониби маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият масъул аст.

Моддаи 14. Ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият

Муассисони ҷамъият дар шартномаи таъсисотї ўҳдадор мешаванд, ки ҷамъият таъсис диҳанд ва тартиби фаъолияти яқҷояро оиди таъсиси он муайян намоянд. Дар шартномаи таъсисоти иичунин ҳайати муассисони (иштирокчиёни) ҷамъият, ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъият ва ҳаҷми ҳиссаи ҳар кадом муассиси (иштирокчии) ҷамъият, ҳаҷм ва таркиби саҳм, ҳангоми таъсиснамой, тартиб ва мўҳлати ба сармояи оинномавии ҷамъият гузоштани он, масъулияти муассисони (иштирокчиёни) ҷамъият барои вайрон кардани ўҳдадори саҳмгузорї шарту тартиби тақсими фоида дар байни муассисони (иштирокчиёни) ҷамъият, ҳайати мақомоти ҷамъият ва тартиби аз ҷамъият баромадани иштирокчиёни ҷамъият муайян карда мешавад.

2. Оинномаи ҷамъият бояд иичоро дошта бошад:

- номи пурра ва мухтасари фирмавии ҷамъият;
- маълумот дар бораи ҷои воқеъшавии ҷамъият;
- маълумот дар бораи ҳайат ва салоҳияти мақомоти ҷамъият, аз ҷумла дар бораи масъалаҳое, ки салоҳияти истисноии маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро ташкил медиҳад, дар бораи тартиби қабули қарорҳои мақомоти ҷамъият, аз ҷумла дар бораи масъалаҳое, ки оиди онҳо қарорҳо яқдилона ё бо аксарияти муайяни овозҳо қабул карда мешаванд;

- маълумот дар бораи ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъият;
- маълумот дар бораи ҳаҷм ва арзиши номиналии ҳиссаи ҳар кадом иштирокчии ҷамъият;
- ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои иштирокчиёни ҷамъият;
- маълумот дар бораи тартиб ва оқибатҳои аз ҷамъият баромадани иштирокчии ҷамъият;

- маълумот дар бораи тартиби ба шахси дигар гузаштани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии чамъият;

- маълумот дар бораи тартиби нигоҳдории ҳуччатҳои чамъият, ва тартиби ба иштирокчиёни чамъият ва шахсони дигар ахборот додани чамъият;

- маълумот дар бораи филиалҳо ва намояндагҳои чамъият. Оинномаи чамъият метавонад инчунин дигар қоидаҳое, ки хилофи ҳамин Қонун ва дигар қонунҳо намебошанд, дошта бошад.

3. Бо талаби иштирокчии чамъият, аудитор ё ҳар шахси манфиатдор, чамъият ўҳдадор аст дар мўҳлати оқилона ба онҳо имконият диҳад, ки бо ҳуччатҳои таъсисоти чамъият, аз ҷумла бо тағйиротҳо шинос шаванд.

4. Тағйирот ба ҳуччатҳои таъсисоти чамъият бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият ворид карда мешавад.

Тағйироти ба ҳуччатҳои таъсисоти чамъият воридгардида барои шахсони сеюм аз мавриди бақайдгирии давлатии онҳо ва дар ҳолатҳои муқарраркардаи ҳамин Қонун аз мавриди огоҳ намудани мақоме, ки бо тартиби пешбиникардаи моддаи 15 ҳамин Қонун ба қайди давлатӣ мегирад, эътибор пайдо мекунад.

5. Дар ҳолати бо ҳам мутобиқат накардани нишондодҳои шартномаи таъсисотӣ ва нишондодҳои оинномаи чамъият барои шахсони сеюм ва иштирокчиёни чамъият нишондодҳои оинномаи чамъият қувваи афзалиятнок доранд.

Моддаи 15. Бақайдгирии давлатии чамъият

1. Чамъият дар мақомоти адлия бо тартиби муқарраркардаи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта мешавад.

2. Чамъият аз мавриди бақайдгирии давлатии он чун шахси ҳуқуқи таъсисёфта эътироф карда мешавад.

3. Чамъият бидуни маҳдудкунии мўҳлат таъсис дода мешавад, агар оинномаи он қоидаи дигареро пешбинӣ накарда бошад.

Боби III. Сармояи оинномавии чамъият

Моддаи 16. Сармояи оинномавии чамъият. Ҳисса дар сармояи оинномавии чамъият

1. Сармояи оинномавии чамъият аз арзиши номиналии ҳиссаи иштирокчиёни он ташкил карда мешавад.

Ҳаҷми сармояи оинномавии чамъият бояд накамтар аз панҷсад сомони ро ташкил диҳад.

Ҳаҷми сармояи оинномавии чамъият ва арзиши номиналии ҳиссаҳои иштирокчиёни чамъият бо асъори миллии Чумхурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Сармояи оинномавии чамъият ҳаҷми камтарини амволи онро, ки манфиатҳои кредиторони онро кафолат медиҳад, муайян менамояд.

2. Ҳаҷми ҳиссаи иштирокчии чамъият дар сармояи оинномавии чамъият аз ҳаҷми ҳиссаи гузашташудаи сармояи оинномавӣ муайян карда мешавад. Ҳаҷми ҳиссаи иштирокчиёни чамъият бояд ба таносуби арзиши номиналии ҳиссаи ӯ ва сармояи оинномавии чамъият мутобиқ бошад.

Арзиши ҳақиқии ҳиссаи иштирокчиёни чамъият ба қисми арзиши активҳои софи чамъият, ки бо ҳаҷми ҳиссаи ӯ мутаносиб аст, мутобиқат мекунад.

3. Оинномаи чамъият ҳаҷми ниҳони ҳиссаи иштирокчии чамъиятро маҳдуд карда метавонад. Дар оинномаи чамъият мумкин аст имконияти тағйир додани таносуби ҳиссаҳои иштирокчиёни чамъият маҳдуд карда шавад.

Чунин маҳдудиятҳо на бояд нисбати иштирокчиёни алоҳидаи чамъият муқаррар карда шавад. Нишондодҳои мазкур мумкин аст дар оинномаи чамъият ҳангоми тасдиқи он пешбинӣ карда шуда, инчунин бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул карда мешавад, ба оинномаи чамъият ворид карда, тағйир дода ва аз оинномаи чамъият хориҷ карда шаванд.

Моддаи 17. Саҳм ба сармояи оинномавии чамъият

1. Пулҳо, қоғазҳои қиматнок, дигар амвол ё ҳуқуқи амволи ё ин ки дигар ҳуқуқҳое, ки арзиши пули доранд, ба сифати сармояи оинномавии чамъият баромад карда метавонанд.

2. Арзиши пулии саҳми ғайрипулии сармояи оинномавии чамъият, ки иштирокчиёни чамъият ва шахсони сеюми ба чамъият қабулшаванда мегузоранд бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул кардаанд, тасдиқ карда мешавад.

Агар арзиши номиналии (афзоиш арзиши номиналии) ҳиссаи иштирокчиёни чамъият дар сармояи оинномавии чамъият бо саҳми ғайрипулӣ пардохта шавад, чунин саҳм бояд аз ҷониби эксперти мустақил муайян карда шавад. Арзиши номиналии (афзоиши арзиши номиналии) ҳиссаи иштирокчии чамъият, ки бо саҳми ғайрипулӣ пардохта мешавад, на бояд аз баҳои маблағи саҳми пешбинишуда, ки эксперти мустақил муайян кардааст зиёд бошад.

Дар ҳолати ба сармоия оинномавии ҷамъият гузоштани саҳми ғайрипулӣ иштирокчиёни ҷамъият ва эксперти мустақил дар давоми се соли баъди бақайдгирии давлатии ҷамъият ё ворид кардани тағйироти дахлдор бо оинномаи ҷамъият дар сурати нокифоягии амволи ҷамъият оиди ўҳдадорихои он дар ҳаҷми афзоиши арзиши саҳми ғайрипулӣ муштарақан масъулияти иловагӣ (субсидиарӣ) мебаранд.

Дар оинномаи ҷамъият мумкин аст намудҳои амволе муқаррар карда шавад, ки саҳми сармоия оинномавии ҷамъият шуда наметавонад.

3. Дар сурати қатъ шудани ҳуқуқи ҷамъият ба истифодаи амвол то ба охир расидани мўҳлате, ки ин амвол барои истифода ба ҷамъият ба сифати саҳми сармоия оинномавӣ дода шуда буд, иштирокчии ҷамъият, ки амволро додааст, ўҳдадор аст бо талаби он бо ҷамъият ҷуброни пули пешниҳод намояд, ки он ба пардохти истифодаи чунин амвол дар ҳолатҳои мазкур дар давоми мўҳлати боқимонда баробар аст. Ҷуброни пули бояд якбора аз лаҳзаи талаб кардани ҷамъият пешниҳод карда шавад, агар қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият тартиби дигари пешниҳоди ҷубронро муқаррар накарда бошад. Чунин қарорро маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бидуни ба ҳисоб гирифтани овози иштирокчии ҷамъият, ки ба сифати саҳми сармоия оинномавӣ ба ҷамъият ҳуқуқи истифодаи амволро додааст ва он пеш аз мўҳлат қатъ ёфтааст, қабул карда мешавад.

4. Амволе, ки иштирокчии аз ҷамъият хоричшуда ё баромада ба сифати саҳми сармоия оинномавӣ ба истифодаи ҷамъият додааст дар давоми мўҳлати додашуда дар истифодаи ҷамъият боқи мемонад, агар дар шартномаи таъсисотӣ қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Моддаи 18. Тартиби гузоштани саҳм ба сармоия оинномавии ҷамъият ҳангоми таъсиси он

1. Ҳар кадом муассиси ҷамъият бояд ба сармоия оинномавии ҷамъият дар давоми мўҳлате, ки бо шартномаи таъсисотӣ муайян карда шудааст, ва кадоме ки аз вақти бақайдгирии давлатии ҷамъият аз як сол зиёд буда наметавонад, саҳми худро бояд пурра гузорад. Дар ин ҳол арзиши саҳми ҳар кадом муассиси ҷамъият бояд на камтар аз арзиши номиналии ҳиссаи у бошад.

Аз ўҳдадории саҳмгузори ба сармоия оинномавии ҷамъият озод кардани муассиси ҷамъият, аз ҷумла бо роҳи ба ҳисоб гирифтани талаботи ў ба ҷамъият роҳ дода намешавад.

2. Дар мавриди бақайдгирии давлатии ҷамъият сармоия оинномавии он аз ҷониби муассисон бояд на камтар аз нисфаш пардохта шавад.

Моддаи 19. Афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият

1. Ба афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият танҳо баъди пардохти пурраи он роҳ дода мешавад.

2. Афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисобҳои зерин сурат гирифта метавонад:

а) аз ҳисоби амволи ҷамъият;

б) аз ҳисоби саҳми иловагии иштирокчиёни ҷамъият;

в) аз ҳисоби саҳмҳои шахсони сеюме, ки ба ҷамъият қабул мешаванд.

Моддаи 20. Афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби амволи он

1. Афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби амволи он бо қарори маҷлиси умумии он, ки бо овоздиҳии на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи овозҳои умумии иштирокчиёни ҷамъият қабул карда мешавад, агар зарурияти шумораи зиёди овозҳо барои қабули чунин қарор дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад.

2. Дар сурати афзудани сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби амволи он, маблағе ки ба андозаи он сармоия оинномавии ҷамъият меафзояд, на бояд аз фарқи байни арзиши активҳои софи ҷамъият ва маблағи сармоия оинномавӣ ва фоида захиравии ҷамъият зиёд бошад.

3. Дар сурати афзудани сармоия оинномавии ҷамъият мутобиқи ҳамин модда арзиши номиналии ҳиссаи иштирокчиёни ҷамъият бидуни тағйир ҳаҷми ҳиссаи онҳо мутаносибан меафзояд.

Моддаи 21. Афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби саҳми иловагии иштирокчиёни он ва саҳми шахсони сеюме, ки ба ҷамъият қабул мешаванд

1. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бо овоздиҳии на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъият, агар зарурияти шумораи зиёди овозҳо барои қабули чунин қарор дар оинномаи ҷамъият пешбини нашуда бошад, метавонад дар бораи афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби саҳми иловагии гузоштаи иштирокчиёни ҷамъият қарор барорад. Ҳангоми афзоиши сармоия оинномавии ҷамъият аз ҳисоби саҳми иловагии гузоштаи иштирокчиёни ҷамъият бояд арзиши умумии саҳми иловагӣ муайян карда шуда, инчунин таносуби барои ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият ягонаи байни арзиши саҳми иловагии иштирокчии ҷамъият ва маблағе, ки ба андозаи он арзиши номиналии ҳиссаи ў меафзояд, муқаррар

карда шавад. Ин таносуб дар асоси он, ки арзиши номиналии ҳиссаи иштирокчии чамъият ба маблағи баробар ё камтари арзиши саҳми иловагии ӯ афзуданаш мумкин аст, муқаррар карда мешавад.

Ҳар иштирокчии чамъият ҳақ дорад саҳми иловагӣ гузорад, ва он мутаносибан аз қисми арзиши умумии саҳми иловагӣ, ҳаҷми ҳиссаи он иштирокчӣ дар сармояи оинномавии чамъият мутаносиб аст, зиёд набошад. Саҳми иловагӣ мумкин аст аз тарафи иштирокчиёни чамъият дар давоми ду моҳ аз мавриди баровардани қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни-чамъият гузошта шавад, агар оинномаи чамъият ё қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият мӯҳлати дигарро муқаррар нанамояд.

На дертар аз як моҳ аз рӯзи ба охир расидани гузориши саҳми иловагӣ маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият бояд дар бораи тасдиқи чамъбасти саҳми иловагии гузоштаи иштирокчиёни чамъият қарор қабул намояд. Маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, инчунин оиди тағйироте, ки ба ҳуҷҷатҳои таъсиснамоии чамъият вобаста ба афзоиши андозаи сармояи оинномавии чамъият ба миён меояд ва афзоиши арзиши номиналии ҳиссаи иштирокчиёни чамъият, ки саҳми иловагӣ гузоштаанд ва дар ҳолатҳои зарурат оиди тағйирёбии андозаи ҳиссаи иштирокчиёни чамъият бояд қарор қабул намояд. Ҳамзамон, арзиши номиналии ҳиссаи ҳар як иштирокчии чамъият, ки саҳми иловагӣ гузоштааст, дар асоси нишондоди таносуби сарсатри якуми банди мазкур афзоиш меёбад.

Ҳуҷҷатҳои барои бақайдгирии давлатӣ пешбиникардаи қисми якуми ин модда, тағйиротҳо ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи саҳми иловагии гузоштаи иштирокчиёни чамъият, бояд ба мақомоти бақайдгири давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар мӯҳлати як моҳи қабули қарор дар бораи тасдиқи чамъбасти саҳмҳои иловагии гузоштаи иштирокчиёни чамъият ва дар бораи ворид намудани тағйироти дахлдор ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият пешниҳод карда шаванд.

Дар ҳолати риоя накардани мӯҳлатҳои дар сарсатрҳои сеюм ва чоруми банди мазкур пешбини карда шуда афзоиши сармояи оинномаи чамъият барпо шуда эътироф карда намешавад.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият метавонад дар бораи зиёд кардани сармояи оинномавии он дар асоси аризаи иштирокчии чамъият (аризаи иштирокчиёни чамъият) дар бораи гузоштани саҳми иловагӣ ва (ё), агар онро оинномаи чамъият манъ накунад, аризаи шахси сеюм (аризаи шахсони сеюм) дар бораи ба чамъият қабул намудани ӯ ва гузоштани саҳм қарор қабул кунад. Тартиби қабули қарорро оинномаи чамъият муайян менамояд.

Дар аризаи иштирокчии чамъият ва аризаи шахси сеюм бояд ҳаҷм ва таркиби саҳм, тартиб ва мӯҳлати гузоштани он, инчунин ҳаҷми ҳиссае, ки онро иштирокчии чамъият дошта бошад, нишон дода шаванд. Дар ариза мумкин аст шартҳои дигари гузоштани саҳм ва дохилшавӣ ба чамъият низ нишон дода шавад.

Баробари қарор дар бораи зиёд кардани сармояи оинномавии чамъият дар асоси аризаи иштирокчии чамъият (аризаи иштирокчиёни чамъият) дар бораи гузоштани саҳми иловагӣ, бояд дар як вақт қарор дар бораи ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият ворид кардани тағйирот вобаста ба афзоиши ҳаҷми сармояи оинномавии чамъият ва афзоиши арзиши номиналии ҳиссаи иштирокчии чамъият (иштирокчиёни чамъият), ки дар бораи гузоштани саҳми иловагӣ ариза додааст, дар ҳолати зарурӣ инчунин тағйироти вобаста ба тағйир ёфтани ҳаҷми ҳиссаи иштирокчиёни чамъият қабул карда шавад. Дар айни ҳол арзиши номиналии ҳиссаи ҳар кадом иштирокчии чамъият, ки дар бораи гузоштани саҳми иловагӣ ариза додааст, ба маблағи баробар ё ками арзиши саҳми иловагии ӯ зиёд мешавад.

Дар як вақт бо қарор дар бораи афзоиши сармояи оинномавии чамъият дар асоси аризаи шахси сеюм (аризаи шахсони сеюм) дар бораи қабули ӯ (онҳо) ба чамъият ва гузоштани саҳм бояд қарор дар бораи ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти чамъият ворид намудани тағйиротҳои вобаста ба қабул накардани шахси сеюм (шахсони сеюм) ба чамъият, муайян намудани арзиши номиналӣ ва ҳаҷми ҳиссаи ӯ (онҳо), афзоиши ҳаҷми сармояи оинномавии чамъият ва тағйири ҳаҷми ҳиссаҳои иштирокчиёни чамъият қабул карда шавад. Арзиши номиналии ҳиссаҳо, ки ҳар кадом шахси сеюми ба чамъият қабулшаванда ба даст мебарорад, бояд баробар ё камтар аз арзиши саҳми ӯ бошад.

3. Агар сармояи оинномавии чамъият наафзуда бошад, чамъият ӯҳдадор аст дар мӯҳлати оқилона ба иштирокчиёни чамъият ва шахсони сеюм, ки пулро ба сифати саҳм гузоштаанд, саҳмҳои онҳоро баргардонад. Дар сурати дар мӯҳлати муайян барнагардондани саҳм бо тартиб ва дар мӯҳлати пешбиникардаи моддаи 426 Кодекси граждани, инчунин фоизро пардохт намояд.

Чамъият ӯҳдадор аст ба иштирокчиёни чамъият ва шахсони сеюм, ки саҳми ғайрипули гузоштаанд, дар мӯҳлати муайян саҳми онҳоро баргардонад. Ҳангоми дар мӯҳлати муайян барнагардонидани саҳмҳо чамъият инчунин фоидаи аз даст рафтаре, ки сабабаш истифода бурда натавонистани амволи ба сифати саҳм гузошташуда мёбошад, бояд чуброн намояд.

Моддаи 22. Камшавии сармояи оинномавии чамъият

1. Чамъият ҳақ дорад ва дар ҳолатҳои пешбиникардаи ҳамин Қонун ӯҳдадор аст сармояи оинномавии худро кам кунад.

Камшавии сармоия оинномавии чамъият мумкин аст бо роҳи камшавии арзиши номиналии ҳиссаи ҳамаи иштирокчиёни чамъият дар сармоия оинномавии чамъият ва пардохти ҳиссаҳои ба чамъият тааллуқдошта сурат гирад.

Чамъият ҳақ надорад сармоия оинномавии худро кам кунад, агар дар натиҷаи чунин камкунӣ ҳаҷми он аз ҳаҷми ақали камтарини сармоия оинномавӣ кам гардад, ки он мутобиқи ҳамин Қонун дар санаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои барои бақайдгирии давлатии тағйироти дахлдори оинномаи чамъият муайян шудааст ва дар ҳолатҳое, ки агар мутобиқи ҳамин Қонун чамъият ўҳдадор бошад, ки сармоия оинномавии худро дар санаи бақайдгирии давлатии чамъият кам кунад.

Камшавии сармоия оинномавии чамъият бо роҳи камшавии арзиши номиналии ҳиссаи ҳамаи иштирокчиёни чамъият бояд бо нигоҳ доштани ҳаҷми ҳиссаи ҳамин иштирокчиёни чамъият сурат гирад.

2. Дар сурати пардохти нопурраи сармоия оинномавии чамъият дар давоми як соли бақайдгирии давлатии чамъият бояд ё дар бораи камшавии сармоия оинномавӣ то ҳаҷми пардохти амалии он эълон намуда, камшавии он бо тартиби муқаррарӣ бо қайд гирифта ё дар бораи барҳамхурии чамъият қарор қабул карда шавад.

3. Агар баъди итмоми соли дуҷум ва ҳар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши активҳои софи чамъият аз сармоия оинномавии он кам бошад, чамъият ўҳдадор аст, ки дар бораи то ҳаҷми аз арзиши активҳои софи он зиёд набуда кам шудани сармоия оинномавии худ эълон кунад ва ин камшавиро бо тартиби муқаррарӣ ба қайд гирад.

Агар баъди итмоми соли дуҷуми ва ҳар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши активҳои софи чамъият аз ҳаҷми камтарини сармоия оинномавӣ, ки ин Қонун дар санаи бақайдгирии давлатии чамъият муқаррар кардааст, кам бошад, чамъият барҳам дода мешавад.

Арзиши активҳои софи чамъият бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Қонун ва санадҳои меъёрие, ки тибқи он нашр мегардад муайян карда мешавад.

4. Дар давоми сӣ рӯз аз лаҳзаи қабули қарор чамъият бояд дар бораи камшавии сармоия оинномавии худ эълон кунад ва оиди камшавӣ ва ҳаҷми нави он ҳамаи кредиторони маълуми чамъиятро хаттӣ огоҳ намуда, инчунин дар нашрияе, ки дар бораи қайди давлатии шахсони ҳуқуқӣ маълумот ҷоп мешавад, доир ба қарори қабулшуда хабар ҷоп кунад. Дар айни ҳол кредиторони чамъият ҳақ доранд дар давоми сӣ рӯз пас аз мавриди фиристодани огоҳнома ё дар давоми сӣ рӯзи ҷопи хабар дар бораи қарори қабулшуда бо тартиби хаттӣ оиди пеш аз мўҳлат қатъ намудан ё иҷрои ўҳдадориҳои дахлдори чамъият ва ҷуброни зарари ба онҳо расонида талаб пешниҳод намоянд.

Қайди давлатии камшавии сармоия оинномавии чамъият танҳо дар сурати пешниҳоди далели огоҳии кредиторон бо тартиби муқарраркардаи ҳамин банд амалӣ гардонда мешавад.

5. Агар дар ҳолатҳои пешбиникардаи ҳамин модда чамъият дар мўҳлати муайян дар бораи камшавии сармоия оинномавӣ ё барҳамхурии худ қарор қабул накунад, кредиторон ҳақ доранд аз чамъият пеш аз мўҳлат қатъӣ ё иҷрои ўҳдадориҳои чамъият ва ҷуброни зарари ба онҳо расондари талаб намоянд.

Моддаи 23. Ба иштирокчиҳои дигар ва шахси сеюм гузаштани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармоия оинномавии чамъият

1. Иштирокчиҳои чамъият ҳақ дорад ҳиссаи худро ё қисми онро аз сармоия оинномавии чамъият ба як иштирокчӣ ё якчанд иштирокчиҳои ҳамин чамъият, ё ба шахсони сеюм бо тартиби муқарраркардаи оинномаи чамъият фурушад ё ба тариқи дигар диҳад.

2. Ҳиссаи иштирокчиҳои чамъият мумкин аст то пардохти пурраи он танҳо дар ҳамаи қисме, ки аллакай он пардохта шудааст, бегона карда шавад.

3. Иштирокчиёни чамъият ҳуқуқӣ афзалиятноки хариди ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчиёни чамъиятро бо нархи ба шахси сеюм пешниҳодшуда мутаносибан ба ҳаҷми ҳиссаҳои худ истифода мебаранд, агар дар оинномаи чамъият ё созишномаи иштирокчиёни чамъият тартиби дигари амалӣ гаштани ин ҳуқуқ пешбинӣ нашуда бошад. Дар оинномаи чамъият мумкин аст ҳуқуқӣ афзалиятноки чамъият барои бадастдарории ҳиссае (қисми ҳиссае), ки иштирокчиёни он мефурушанд, пешбинӣ карда шавад, агар иштирокчиёни дигари чамъият ҳуқуқӣ афзалиятноки хариди ҳисса (қисми ҳисса)-ро истифода накарда бошанд.

Иштирокчиҳои чамъият, ки ҳиссаи (қисми ҳиссаи) худро ба шахси сеюм фурухта мекӯшад, ўҳдадор аст, дар ин бора дигар иштирокчиёни чамъият ва ҳуди чамъиятро хаттӣ хабардор карда, нарх ва дигар шартҳои фуруши онро нишон диҳад. Дар ҳолатҳое, ки иштирокчиёни чамъият ё чамъият аз ҳуқуқи афзалиятноки хариди ҳамаи ҳиссаи (ҳамаи қисми ҳисса) барои фуруш пешниҳод гардида дар давоми як моҳи аз рӯзи гирифтани чунин огоҳнома истифода намебаранд, агар дар оинномаи чамъият ё созишномаи иштирокчиёни чамъият мўҳлати дигар пешбинӣ нашуда бошад, ҳисса (қисми ҳисса) мумкин аст ба шахси сеюм бо нарх ва шартҳои ба чамъият ва иштирокчиёни он хабардодашуда фурухта шавад.

Ҳангоми фуруши ҳисса (қисми ҳисса) бо вайрон кардани ҳуқуқи афзалиятноки харид ҳар кадом иштирокчии ҷамъият ё ҷамъият, агар дар оинномаи ҷамъият ҳуқуқи афзалиятноки ҷамъият барои харидани ҳисса (қисми ҳисса) пешбинӣ шуда бошад, ҳақ дорад дар давоми се моҳе, ки иштирокчии ҷамъият ё ҷамъият аз чунин вайронкунии хабардор шудаанд ё ин ки бояд хабардор мешуданд ба тариқи суд ба онҳо гузарондани ҳуқуқи ӯҳдадорӣ харидорро талаб намоянд. Ба гузашт кардани ин ҳуқуқи афзалиятнок роҳ дода намешавад.

4. Дар оинномаи ҷамъият мумкин аст зарурати гирифтани розигии ҷамъият ё дигар иштирокчиёни ҷамъият барои додани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият ба шахсони сеюм на танҳо бо тариқи фуруш, балки ба тариқи дигар пешбинӣ карда шавад.

5. Гузашти ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият бояд дар шакли оддии хаттӣ сурат гирад, агар оиди дар шакли нотариалӣ содир намудан он дар оинномаи ҷамъият талаботе пешбинӣ нашуда бошад. Риоя накардани шакли аҳд оиди гузашти ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият, ки банди мазкур ё оинномаи ҷамъият муқаррар кардааст, боиси беъэтибории он мегардад.

Ҷамъият бояд дар бораи додани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномаи ҷамъият бо исботи пешниҳоди чунин гузашт хаттӣ огоҳонида шавад. Ба даст дарорандаи ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият аз вақти огоҳ намудани ҷамъият оиди гузашти мазкур ҳуқуқро амалӣ гардонидани ва ӯҳдадориро иҷро менамояд.

Ба дастдарорандаи ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият ҳамаи ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои иштирокчии ҷамъият, ки то додани ҳисса (қисми ҳисса) пайдо шудааст, ба истиснои ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои пешбиниқардаи сарсатри 2 банди 2 моддаи 9 ва сарсатри 2 банди 2 моддаи 10 ҳамин Қонун мегузарад. Иштирокчии ҷамъият, ки ҳиссаи (қисми ҳиссаи) худро аз сармояи оинномавии ҷамъият додааст, дар назди ҷамъият оиди додани саҳм ба амволи то гузашт кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) мазкур пайдошуда бо бадастдароварандаи он муштарақан ӯҳдадор мебошад.

6. Ҳиссаҳои сармояи оинномавии ҷамъият ба ворисони шахсони ҳуқуқие, ки иштирокчиёни ҷамъият мебошанд, мегузаранд.

Дар сурати барҳам хурдани шахси ҳуқуқӣ (иштирокчии ҷамъият) ҳиссаи ба ӯ тааллуқдошта, ки баъди ҳисобу китоб бо кредиторон боқи мондааст, дар байни иштирокчиёни шахси ҳуқуқии барҳамхурда тақсим карда мешавад, агар дар қонунҳо, дигар санадҳои меърию ҳуқуқӣ ё ҳуҷҷатҳои таъсисотии шахси ҳуқуқии барҳамхуранда қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Дар оинномаи ҷамъият мумкин аст пешбинӣ карда шавад, ки ба гузариш ва тақсими ҳиссаҳои муқаррарқардаи сарсатрҳои якум ва дуҷуми ҳамин банд танҳо бо розигии иштирокчиёни боқимондаи ҷамъият роҳ дода мешавад.

7. Дар ҳолате, ки агар дар оинномаи ҷамъият зарурати гирифтани розигии иштирокчиёни ҷамъият барои додани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият ба иштирокчиёни ҷамъият ё шахсони сеюм, гузариши он ба меросгирон ё ворисони он ё ин ки барои тақсими ҳисса дар байни иштирокчиёни шахси ҳуқуқии барҳамхуранда пешбинӣ шуда бошад, чунин розигӣ гирифташуда ҳисобида мешавад, ба шарте ки дар давоми сӣ рӯзи пас аз мурочиат ба иштирокчиёни ҷамъият ё дар давоми мӯҳлати дигари муайян қардаи оинномаи ҷамъият розигии хаттии ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият гирифта шуда ё радди хаттии розигии ягон нафари иштирокчиёни ҷамъият гирифта нашуда бошад.

Дар ҳолате, ки дар оинномаи ҷамъият зарурати гирифтани розигии ҷамъият барои додани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият ба иштирокчиёни ҷамъият ё шахсони сеюм пешбинӣ шуда бошад, чунин розигӣ гирифташуда ҳисобида мешавад, ба шарте ки дар давоми сӣ рӯзи пас аз мурочиат ба ҷамъият ё дар давоми дигар мӯҳлати муайянқардаи оинномаи ҷамъият розигии хаттии ҷамъият гирифта шуда ё радди хаттии розигии ҷамъият гирифта нашуда бошад.

8. Дар сурати фуруштани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъият дар савдои оммавӣ дар ҳолатҳои пешбиниқардаи ҳамин Қонун ё дигар қонунҳо бадастдарорандаи ин ҳисса (қисми ҳисса) новобаста ба розигии ҷамъият ё иштирокчиёни он иштирокчии ҷамъият ҳисобида мешавад.

Моддаи 24. Гузариши ҳисса дар сармояи оинномавии ҷамъият аз рӯи мерос

Ҳиссаи иштирокчиёни ҷамъият ба меросгирони он мегузарад. Гузариши ҳисса ба меросгирон ва тақсими он дар байни якҷанд меросгирон мувофиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Моддаи 25. Гарави ҳиссаҳо дар сармояи оинномавии ҷамъият

Иштирокчии ҷамъият ҳақ дорад ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ба ӯ тааллуқдоштаи сармояи оинномавии ҷамъиятро ба иштирокчии дигари ҷамъият ё агар оинномаи ҷамъият манъ накунад, ба шахси сеюм бо розигии ҷамъият ва қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки бо аксарияти овозҳои ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият қабул шудааст, ба гарав диҳад, агар зарурати шумораи зиёди овозҳо барои қабули чунин қарор дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад. Овози иштирокчии ҷамъият, ки ҳиссаи (қисми ҳиссаи) худро гарав мондан мехоҳад, ҳангоми муайян намудани натиҷаи овоздиҳӣ ба ҳисоб гирифта намешавад.

Моддаи 26. Ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии ҷамъиятро ба даст даровардани ҷамъият

1. Ҷамъият ҳақ надорад ҳиссаи (қисми ҳиссаи) сармояи оинномавии худро ба даст дарорад ба истиснои ҳолатҳое, ки ҳамин Қонун пешбинӣ кардааст.

2. Дар ҳолате, ки оинномаи ҷамъият гузашт кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъиятро ба шахсони сеюм манъ менамояд ва иштирокчиёни дигари ҷамъият аз ба даст даровардани он даст мекашанд, инчунин дар ҳолати рад кардани розигӣ барои гузашт кардани ҳисса (қисми ҳисса) ба иштирокчии ҷамъият ё шахси сеюм, агар зарурати гирифтани чунин розигӣ дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ шуда бошад, ҷамъият ўҳдадор аст бо талаби иштирокчии ҷамъият ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ўро ба даст дарорад. Дар айни ҳол ҷамъият ўҳдадор аст ба иштирокчии ҷамъият арзиши ҳақиқии ин ҳисса (қисми ҳисса)-ро, ки он дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давраи охирини ҳисоботи пеш аз рӯзи муроҷиати иштирокчии ҷамъият бо чунин талаб муайян карда мешавад, диҳад ё бо розигии иштирокчии ҷамъият ба ў амволи чунин арзиш доштаро дар шакли асл (натура) диҳад.

3. Иштирокчии ҷамъият, ки ҳангоми таъсиси ҷамъият саҳми худро ба сармояи оинномавии ҷамъият дар мўҳлаташ пурра насупоридааст, инчунин ҷуброни пули ё дигар ҷуброни пешбиниқардаи банди се моддаи 17 ҳамин қонунро дар мўҳлаташ пешниҳод нақардааст, ҳиссааш ба ҷамъият мегузарад. Дар ин маврид ҷамъият ўҳдадор аст ба иштирокчии ҷамъият арзиши ҳақиқии қисми ҳиссаи ўро, ки ба қисми саҳми гузоштаи вай мутаносиб аст пардохт намояд ё бо розигии иштирокчии ҷамъият ба ў амволи дорои ҳамин арзишро дар шакли асл диҳад. Арзиши ҳақиқии қисми ҳисса дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давраи охирини ҳисоботи пеш аз рӯзи ба охир расидани мўҳлати саҳмгузорӣ ё додани ҷуброн муайян карда мешавад.

Дар оинномаи ҷамъият мумкин аст пешбинӣ карда шавад, ки як қисми ҳиссае, ки ба қисми саҳм пардохтнашуда ё маблағи (арзишӣ) ҷуброн мутаносиб аст, ба ҷамъият мегузарад.

4. Ҳиссаи иштирокчии ҷамъият, ки аз ҷамъият хорич шудааст, ба ҷамъият мегузарад. Дар ин маврид ҷамъият ўҳдадор аст ба иштирокчии хоричгаштаи ҷамъият арзиши ҳақиқии ҳиссаи ўро пардохт намояд, ки он аз рӯи маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давраи охирини ҳисоботи пеш аз санаи эътибори қонунӣ пайдо кардани қарори суд дар бораи хорич намудани ў муайян карда шуда ё бо розигии иштирокчии хоричшудаи ҷамъият ба ў амволи дорои чунин арзиш дар шакли асл дода мешавад.

5. Дар сурати розӣ нашудани иштирокчиёни ҷамъият барои гузарондан ё тақсим кардани ҳиссаҳо дар мавридҳои пешбиниқардаи банди шашумӣ моддаи 23 ҳамин Қонун, агар чунин розигӣ мутобиқи оинномаи ҷамъият зарур бошад, ҳисса ба ҷамъият мегузарад. Дар ин маврид ҷамъият ўҳдадор аст ба ворисони шахси ҳуқуқии аз нав таъсисёфта (иштирокчии ҷамъият) ё иштирокчиёни шахси ҳуқуқии барҳамхурда (иштирокчии ҷамъият) арзиши ҳақиқии ҳиссаро пардохт намояд, ки он дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давраи охирини ҳисоботи пеш аз нав таъсисёбӣ ё барҳамхурӣ муайян карда шуда ё бо розигии онҳо амволи дорои чунин арзишро дар шакли асл диҳад.

6. Дар сурати мутобиқи моддаи 28 ҳамин Қонун арзиши ҳақиқии ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъиятро бо талаби кредиторони он пардохтани ҷамъият қисми ҳисса, ки арзиши ҳақиқии онро дигар иштирокчиёни ҷамъият напардохтаанд, ба ҷамъият мегузарад ва қисми боқимондаи ҳисса дар байни иштирокчиёни ҷамъият мутаносибан бар маблағгузориҳои онҳо тақсим карда мешавад.

7. Ҳисса (қисми ҳисса) аз вақти талабро пешниҳод намудани иштирокчии ҷамъият дар бораи онро бадастдарории ҷамъият ё ба охир расидани мўҳлати гузаштани саҳм ё ин ки додани ҷуброн ё қувваи қонунӣ пайдо намудани қарори суд дар бораи аз ҷамъият хорич намудани иштирокчӣ ё розигиро барои гузариши ҳисса ба ворисони шахси ҳуқуқӣ, ки иштирокчиёни ҷамъият мебошанд, рад кардани ҳар кадом иштирокчии ҷамъият ё тақсими он дар байни иштирокчиёни шахси ҳуқуқии барҳамхурда (иштирокчии ҷамъият) ё арзиши ҳақиқии ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъиятро бо талаби кредиторҳои он пардохтани ҷамъият ба ҷамъият мегузарад.

8. Ҷамъият ўҳдадор аст арзиши ҳақиқии ҳисса (қисми ҳисса)-ро пардохт намояд ё амволи дорои чунин арзишро дар шакли асл дар давоми як соли ба ҷамъият гузаштани ҳисса (қисми ҳисса) диҳад, агар оинномаи ҷамъият мўҳлати кўтоҳтарро пешбинӣ нақарда бошад.

Арзиши ҳақиқии ҳисса (қисми ҳисса) аз ҳисоби фарқиати байни арзиши активҳои софи ҷамъият ва ҳаҷми сармояи оинномавии он пардохта мешавад. Дар мавриде, ки агар чунин фарқият нокифоя бошад, ҷамъият ўҳдадор аст сармояи оинномавии худро ба маблағи нарасида кам кунад.

Моддаи 27. Ҳиссаҳое, ки ба ҷамъият тааллуқ доранд

Ҳиссаҳое, ки ба ҷамъият тааллуқ доранд, ҳангоми муайян кардани натиҷаҳои овоздиҳӣ дар маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, инчунин ҳангоми тақсим намудани фоида ва амволи ҷамъият дар сурати барҳам хурдани он ба ҳисоб гирифта намешаванд.

Ҳиссае, ки ба ҷамъият тааллуқ дорад, дар давоми як соли ба ҷамъият гузаштани он бояд бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият дар байни ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият мутаносибан ба ҳиссаи онҳо дар сармоия оинномавии ҷамъият тақсим карда ё ба ҳама ё ин ки ба баъзе иштирокчиёни ҷамъият ва агар онро оинномаи ҷамъият манъ накунад, ба шахсони сеюм фуруҳта ва пурра пардохт карда шавад. Қисми тақсимнашуда ё нафуруҳтаи ҳисса бояд мутобиқи кам кардани сармоия оинномавии ҷамъият пардохта шавад. Фуруши ҳиссаҳо ба иштирокчиёни ҷамъият, ки дар натиҷаи он ҳаҷми ҳиссаҳои иштирокчиёни он тағйир меёбад, фуруши ҳиссаҳо ба шахсони сеюм, инчунин тағйиротҳое ки вобаста ба фуруши ҳиссаҳо ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият ворид мешаванд, бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият яқдилона қабул карда мешаванд.

Ҳуҷҷатҳои бақайдгирии давлатии оиди тағйиротҳои ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият, ки ҳамин модда пешбинӣ кардааст ва дар сурати фуруҳтани ҳисса инчунин ҳуҷҷатҳое, ки пардохти ҳиссаи фуруҳтаи ҷамъиятро тасдиқ мекунанд, бояд ба мақомоти бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар давоми сӣ рӯзи пас аз рӯзи қабули қарор дар бораи ҷамъбасти пардохти ҳиссаҳо тасдиқ намудани иштирокчиёни ҷамъият ва ворид намудани тағйироти дахлдор ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият пешниҳод карда шаванд. Тағйиротҳои мазкур ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият барои иштирокчиёни ҷамъият ва шахсони сеюм аз рӯзи бақайдгирии давлатии мақомоте, ки шахсони ҳуқуқиро ба қайди давлатӣ мегирад қувва пайдо мекунанд.

Моддаи 28. Руёнидан аз ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият дар сармоия оинномавии ҷамъият

1. Бо талаби кредиторҳо руёндани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият аз сармоия оинномавии ҷамъият аз рӯи қарзҳои иштирокчии ҷамъият танҳо дар асоси қарори суд дар сурати барои пушондани қарзҳо кофӣ набудани амволи дигари иштирокчии ҷамъият роҳ дода мешавад.

2. Дар мавриди руёнидан аз ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият дар сармоия оинномавии ҷамъият аз рӯи қарзҳои иштирокчии он ҷамъият ҳақ дорад ба кредиторҳо арзиши ҳақиқии ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъиятро пардохт намояд. Арзиши ҳақиқии ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият дар сармоия оинномавии ҷамъият дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давраи охири ҳисоботи пеш аз санаи пешниҳоди талабот ба ҷамъият дар бораи руёнидани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият аз рӯи қарзҳои муайян карда мешавад.

3. Дар мавриде, ки дар давоми се моҳи пас аз пешниҳоди талаботи кредиторҳо, ҷамъият ё иштирокчиёни он арзиши ҳақиқии ҳамаи ҳиссаи (ҳамаи қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъиятро, ки аз он руёнидан карда мешавад, пардохт накунад, руёнидани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчии ҷамъият бо роҳи фуруши он дар савдои оммавӣ сурат мегирад;

Моддаи 29. Аз ҷамъият баромадани иштирокчии ҷамъият

1. Иштирокчии ҷамъият ҳуқуқ дорад ҳар вақт новобаста аз розигии дигар иштирокчиёни он ё ҷамъият аз ҳайати ҷамъият барояд.

2. Дар сурати аз ҷамъият баромадани иштирокчии ҷамъият ҳиссаи ӯ аз вақти додани ариза дар бораи баромадан аз ҷамъият ба ҷамъият мегузарад. Дар ин маврид ҷамъият ӯҳдадор аст ба иштирокчии ҷамъият, ки дар бораи баромадан аз ҷамъият ариза додааст, арзиши ҳақиқии ҳиссаи ӯро пардохт намояд, ки он дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии ҷамъият дар давоми як соли, ки ариза дар бораи баромадан аз ҷамъият дода шудааст, муайян карда мешавад ё бо розигии иштирокчии ҷамъият ба ӯ амволи чунин арзишдоштаро дар шакли асл ва дар ҳолати пурра пардохт нашудани саҳми ӯ дар сармоия оинномавии ҷамъият арзиши ҳақиқии як қисми ҳиссаи ӯро, ки ба қисми пардохтшудаи саҳми мутаносиб аст, диҳад.

3. Ҷамъият ӯҳдадор аст ба иштирокчии ҷамъият, ки барои баромадан аз ҷамъият ариза додааст, арзиши ҳақиқии ҳиссаи ӯ ё амволи чунин арзишдоштаро дар шакли асл дар давоми шаш моҳи ба охир расидани соли молиявӣ, ки дар тули он ариза дар бораи баромадан аз ҷамъият дода шудааст, пардохт намояд, агар мӯҳлати камтар дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад.

Арзиши ҳақиқии ҳиссаи иштирокчии ҷамъият аз ҳисоби фарқияти байни арзиши активҳои софи ҷамъият ва ҳаҷми сармоия оинномавии ҷамъият пардохта мешавад. Дар мавриде, ки агар чунин фарқият барои пардохт ба иштирокчии ҷамъият, ки барои баромадан аз ҷамъият ариза додааст, барои арзиши ҳақиқии ҳиссаи ӯ кофӣ набошад, ҷамъият ӯҳдадор аст сармоия оинномавии худро бо маблағи норасида кам кунад.

4. Аз ҷамъият баромадани иштирокчии ҷамъият ӯро аз ӯҳдадорӣ дар назди ҷамъият оиди гузоштани саҳм ба амволи ҷамъият, ки то додани аризаи баромадан аз ҷамъият пайдо шудааст, озод намекунад.

Боби IV. Амволи ҷамъият

Моддаи 30. Ташкил кардани амволи ҷамъият

1. Амволи чамъият аз ҳисоби саҳми муассисони (иштирокчиёни) он, даромадҳои гирифтаи чамъият, инчунин дигар сарчашмаҳои манъ накардаи қонунгузори ташкил карда мешавад.

2. Чамъият ҳақ дорад бо тартиб ва дар ҳаҷми пешбиникардаи қонунгузори ва ҳуҷҷатҳои таъсисномаи чамъият фонди захира ва дигар фондҳо барпо намояд.

3. Амволи чамъият дар баланси он ба ҳисоб гирифта мешавад.

Моддаи 31. Саҳм ба амволи чамъият

1. Иштирокчиёни чамъият ўҳдадоранд, агар дар оинномаи чамъият пешбинӣ шуда бошад, бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият ба амволи чамъият саҳм гузоранд.

Қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият оиди саҳмгузори ба амволи чамъият мумкин аст бо овоздиҳии на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи овозҳои умумии иштирокчиёни чамъият қабул карда шавад, агар зарурияти шумораи зиёди овозҳо барои қабули чунин қарор дар оинномаи чамъият пешбинӣ карда нашуда бошад.

2. Иштирокчиёни чамъият ўҳдадоранд ба амволи чамъият мутаносибан ба ҳиссаҳои онҳо дар сармоияи оинномавии чамъият саҳм гузоранд, агар дар оиннома тартиби дигари муайян намудани ҳаҷми саҳм ба амволи чамъият пешбинӣ нашуда бошад.

Дар оинномаи чамъият арзиши зиёдтарини саҳм дар амволи чамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни чамъият ё иштирокчиёни муайяни он мегузоранд, инчунин дигар маҳдудиятҳои вобаста ба саҳмгузори ба амволи чамъият пешбинӣ шуда метавонанд. Маҳдудиятҳои, ки вобаста ба саҳмгузори ба амволи чамъият барои иштирокчиёни муайяни чамъият муқаррар шудааст, дар сурати бегона шудани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ӯ нисбати харидори ҳисса (қисми ҳисса) амал намекунад.

3. Саҳм ба амволи чамъият бо пул гузошта мешавад, агар дар оинномаи чамъият ё қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият қоидаи дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

4. Саҳм дар амволи чамъият ҳаҷм ва арзиши номиналии ҳиссаҳои иштирокчиёни чамъиятро дар сармоияи оинномавии чамъият тағйир намедиҳад.

Моддаи 32. Тақсими фоидаи чамъият дар байни иштирокчиёни чамъият

1. Чамъият ҳақ дорад фоидаи софи худро дар байни иштирокчиёни чамъият тақсим кунад. Қарор дар бораи тақсими қисми фоидаи чамъият дар байни иштирокчиёни чамъият аз тарафи маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият қабул карда мешавад.

2. Як қисми фоидаи чамъият, ки барои тақсим дар байни иштирокчиёни он таъин шудааст, мутаносибан ба саҳми онҳо дар сармоияи оинномавии чамъият тақсим карда мешавад.

Дар оинномаи чамъият ҳангоми тасдиқи он ё бо роҳи ба оинномаи чамъият ворид кардани тағйирот бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни чамъият яқдилона қабул менамоянд, мумкин аст тартиби дигари тақсими фоида дар байни иштирокчиёни чамъият муқаррар карда шавад.

Моддаи 33. Маҳдудияти тақсими фоидаи чамъият дар байни иштирокчиёни чамъият. Маҳдудияти пардохти фоидаи чамъият ба иштирокчиёни чамъият

1. Чамъият дар мавридҳои зерин ҳақ надорад дар бораи тақсими фоидаи худ дар байни иштирокчиёни чамъият қарор қабул кунад:

- то пардохти пурраи ҳамаи сармоияи оинномавии чамъият;

- то пардохти арзиши ҳақиқии ҳиссаи (қисми ҳиссаи) иштирокчиёни чамъият дар ҳолатҳои пешбиникардаи ин Қонун;

- агар дар вақти қабули чунин қарор чамъият мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавии корхонаҳо» ба аломатҳои муфлисшавӣ ҷавобгӯ бошад ё ин аломатҳо дар натиҷаи қабули чунин қарор дар чамъият пайдо шавад;

- агар ҳангоми қабули чунин қарор арзиши активҳои софи чамъият аз сармоияи оинномавӣ ва фонди захира кам бошад ё дар натиҷаи қабули чунин қарор ҳаҷми онҳо кам шавад;

- дар ҳолатҳои дигари пешбиникардаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Чамъият дар мавридҳои зерин ҳақ надорад ба иштирокчиёни чамъият фойдари пардохт намояд, ки қарор дар бораи тақсими он дар байни иштирокчиёни чамъият қабул шудааст:

- агар ҳангоми пардохт чамъият тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавии корхонаҳо» ҷавобгӯи аломатҳои муфлисӣ бошад ё агар ин аломатҳо дар чамъият дар натиҷаи пардохт ба амалояд;

- агар дар лаҳзаи пардохт арзиши активҳои софи чамъият аз сармоияи оинномавӣ ва фонди захира кам бошад ё дар натиҷаи пардохт онҳо кам шаванд;

- дар ҳолатҳои дигаре, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

Баъди қатъ ёфтани ҳолатҳои дар ин банд нишон додашуда ҷамъият ўҳдадор аст ба иштирокчиёни ҷамъият фоидаро пардохт намояд, агар ки қарор дар бораи тақсими он дар байни иштирокчиёни ҷамъият қабул шуда бошад.

Моддаи 34. Паҳн кардани вомбаргҳо аз ҷониби ҷамъият

1. Ҷамъият ҳақ дорад вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки эмиссиониро бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ дар бораи қоғазҳои қиматнок паҳн намояд.

2. Ҷамъият ҳақ дорад вомбаргҳоро ба маблағе, ки аз ҳаҷми сармояи оинномавии он ё миқдори таъминоте, ки шахсони сеюм бо ин мақсад ба ҷамъият додаанд, барзиёд нест, баъди пардохти пурраи сармояи оинномавӣ паҳн намояд.

3. Дар сурати набудани таъминоте, ки шахсони сеюм бо мақсади кафолатнок гардондани иҷрои ўҳдадориҳо дар назди соҳибони вомбаргҳо медиҳанд, паҳн намудани вомбаргҳо аз ҷониби ҷамъият на барвақтар аз соли сеюми мавҷудияти ҷамъият ба шарти то ин вақт дуруст тасдиқ кардани ду баланси солонаи ҷамъият роҳ дода мешавад.

БОБИУ. ИДОРАКУНИ ДАР ҶАМЪИЯТ

Моддаи 35. Мақомоти ҷамъият

1. Мақомоти ҷамъият инҳоянд:

а) маҷлиси умумии иштирокчиёни он, ки мақоми олии ҷамъият мебошад;

б) мақоми иҷроияи ҷамъият, ки аз мақомоти яккасардорӣ (инфироидӣ) ва дастҷамъӣ иборат аст.

2. Оинномаи ҷамъият мумкин аст таъсис додани Шӯрои директорон (Шӯрои мушоҳидакорон) ва комиссияи тафтишоти (ревизори)-ро пешбинӣ намояд.

3. Салоҳияти мақомоти ҷамъият, инчунин тартиби аз тарафи онҳо қабул намудани қарор, ё аз номи ҷамъият баромад карданро ҳамин Қонун ва оинномаи ҷамъият муайян менамояд.

Моддаи 36. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият

1. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият мақомоти олии ҷамъият мебошад.

Ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият ҳуқуқ доранд дар маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият иштирок намоянд, дар муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома ширкат варзанд ва ҳангоми қабули қарорҳо овоз диҳанд.

Нишондодҳои ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият ё қарори мақомоти ҷамъият, ки ин ҳуқуқҳои иштирокчиёни ҷамъиятро маҳдуд месозанд, эътибор надоранд.

Ҳар иштирокчии ҷамъият дар маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият шумораи овозҳоеро дорад, ки ба ҳиссаи ӯ дар сармояи оинномавии ҷамъият мутаносиб аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки ҳамин Қонун пешбинӣ кардааст.

Дар оинномаи ҷамъият ҳангоми таъсисдиҳии он ё бо роҳи ворид намудани тағйирот ба оинномаи ҷамъият бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамаи онҳо яқдилона қабул намудаанд, мумкин аст тартиби дигари муайян намудани шумораи овозҳои иштирокчиёни ҷамъият муқаррар карда шавад.

2. Тағйирот ва хорич кардани нишондодҳои оинномаи ҷамъият, ки чунин тартиботро муқаррар менамояд, бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият яқдилона қабул мекунанд, амалӣ гардонда мешавад.

Моддаи 37. Салоҳияти маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият

1. Салоҳияти маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро оинномаи ҷамъият мутобиқи ҳамин Қонун муайян менамояд.

2. Ба салоҳияти махсуси маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият инҳо дохил мешавад:

1) муайян кардани самтҳои асосии фаъолияти ҷамъият, инчунин қабули қарорҳо оиди иштирок дар ассосиатсияҳо ва дигар идтиҳодияҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ;

2) тағйир додани оинномаи ҷамъият, аз ҷумла тағйир додани ҳаҷми сармояи оинномавии ҷамъият;

3) ворид кардани тағйирот ба шартномаи таъсисотӣ;

4) таъсис додани мақомоти иҷроияи ҷамъият ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколати онҳо, инчунин қабули қарор оиди додани ваколатҳои мақомоти яккасардории иҷроияи ҷамъият ба ташкилоти тиҷоратӣ ё соҳибкори инфироидӣ (минбаъд-роҳбар), тасдиқ кардани чунин роҳбар ва шартҳои шартнома бо ӯ;

5) интиҳоб ва пеш аз мӯҳлат қатъ кардани ваколатҳои комиссияи тафтишотии (ревизорӣ) ҷамъият;

6) тасдиқи ҳисоботи солона ва баланси солонаи муҳосибавӣ;

- 7) қабули қарор оиди тақсими фоидаи софи чамъият дар байни иштирокчиёни чамъият;
- 8) тасдиқи (қабули) ҳуччатҳои танзимкунандаи фаъолияти дохилии чамъият (ҳуччатҳои дохилии чамъият);
- 9) қабули қарор оиди вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки эмиссиониро паҳн кардани чамъият;
- 10) таъин кардани тафтиши аудиторӣ, тасдиқи аудитор ва муайян намудани ҳаҷми пардохти хизмати ӯ;
- 11) қабули қарор оиди азнавташкилдихӣ ё барҳам додани чамъият;
- 12) таъин кардани комиссияи барҳамдихӣ ва тасдиқи баланснои барҳамдихӣ;
- 13) ҳалли дигар масъалаҳои пешбиниқардаи ҳамин Қонун.

Масъалаҳоеро, ки ба салоҳияти истисноии маҳсуси маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият дохил мешаванд, барои ҳалли Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидақорони) чамъият, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниқардаи ҳамин Қонун, инчунин барои ҳалли мақомоти иҷроияи чамъият додан мумкин нест.

Моддаи 38. Маҷлиси умумии навбатии иштирокчиёни чамъият

1. Маҷлиси умумии навбатии иштирокчиёни чамъият аз тарафи мақомоти иҷроияи чамъият дар мӯҳлати муайянқардаи оинномаи чамъият, вале соле на камтар аз як маротиба даъват ва гузаронида мешавад.

2. Дар оинномаи чамъият бояд мӯҳлати гузаронидани маҷлиси умумии навбатии иштирокчиёни чамъият, ки дар он натиҷаҳои солонаи фаъолияти чамъият тасдиқ мегардад, муайян карда шавад. Ин маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият бояд на дертар аз се моҳи баъди ба охир расидани соли молиявӣ гузаронда шавад.

Моддаи 39. Маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият

1. Маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият дар ҳолатҳои муайянқардаи оинномаи чамъият, инчунин дар ҳар ҳолати дигар гузаронда мешавад, агар гузарондани чунин маҷлиси умумиро манфиати чамъият ва иштирокчиёни он тақозо намоянд.

2. Маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият бо ташаббуси мақомоти иҷроияи чамъият бо талаби Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидақорони) чамъият, комиссияи тафтишотии (ревизори) чамъият, аудитор, инчунин иштирокчиёни чамъият, ки дар маҷмӯъ на камтар аз даҳ яки шумораи умумии овозҳои иштирокчиёни чамъиятро соҳиб мебошанд, даъват карда мешавад.

Мақомоти иҷроияи чамъият ӯҳдадор аст дар давоми панҷ рӯзи санаи гирифтани талабнома оиди гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият талаби мазкурро баррасӣ намуда, оиди гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият ё оиди рад кардани он қарор қабул намояд. Қарори рад кардани гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъиятро мақомоти иҷроияи чамъият мумкин аст танҳо дар ҳолатҳои зерин қабул намояд:

агар тартиби муқаррар қардаи Қонуни мазкур оиди пешниҳоди талаби гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият риоя нашуда бошад;

агар ягонтаи масъалаҳо, ки барои дохил кардан ба рӯзномаи маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият пешниҳод шудааст, ба салоҳияти он дохил нашавад ё ба талаботи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накунад.

Мақомоти иҷроияи чамъият ҳақ надорад ба ифодаи масъалаҳо, ки барои дохил кардан ба рӯзномаи маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият пешниҳод шудааст, тағйирот дарорад, инчунин шакли пешниҳодшудаи гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъиятро тағйир диҳад.

Дар қатори масъалаҳо, ки барои дохил кардан ба рӯзномаи маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият пешниҳод шудааст, мақомоти иҷроияи чамъият бо ташаббуси худ ҳақ дорад ба он масъалаҳои иловагӣ дохил кунад.

3. Дар сурати қабули қарор оиди гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият маҷлиси мазкур бояд на дертар аз чилу панҷ рӯзи гирифтани талаб оиди гузарондани он гузаронда шавад.

4. Дар ҳолате, ки дар давоми мӯҳлати муқаррарқардаи ҳамин Қонун қарори гузарондани маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият қабул нашавад ё қарори рад кардани гузарондани он қабул шавад, маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни чамъият мумкин аст аз ҷониби мақомот ё шахсоне, ки гузарондани онро талаб менамоянд, даъват карда шавад.

Дар ин ҳолат мақомоти иҷроияи чамъият ӯҳдадор аст ба ин мақомот ё шахсон рӯйхати иштирокчиёни чамъиятро бо суроғаи онҳо диҳад.

Хароҷоти тайёрӣ, даъват ва гузарондани чунин маҷлиси умумӣ мумкин аст бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият аз ҳисоби маблағи чамъият ҷуброн карда шавад.

Моддаи 40. Тартиби даъвати маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият

1. Мақомот ё шахсоне, ки маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро даъват мекунад, ӯҳдадоранд на дертар аз сӣ рӯзи то гузарондани он ба суроғаи дар рӯйхати иштирокчиёни ҷамъият нишондодашуда ё ба тарзи дигари пешбиникардаи оинномаи ҷамъият дар ин бора бо мактуби фармоишӣ ба ҳар кадом иштирокчии ҷамъият хабар диҳанд.

2. Дар огоҳнома бояд вақт ва ҷои гузарондани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, инчунин рӯзномаи пешниҳодшуда нишон дода шавад.

Ҳар иштирокчии ҷамъият ҳақ дорад дар бораи ба рӯзномаи маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият дохил кардани масъалаҳои иловагӣ на дертар аз понздаҳ рӯзи то гузарондани он таклиф пешниҳод намояд. Масъалаҳои иловагӣ ба рӯзномаи маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият дохил карда мешаванд.

Мақомот ё шахсоне, ки маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро даъват менамоанд, ҳақ надоранд ба тавсия тағйирот оиди масъалаҳои иловагии пешниҳодшударо барои ба рӯзномаи маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият дохил намоанд.

Дар ҳолате, ки бо таклифи иштирокчиёни ҷамъият ба рӯзномаи аввали маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият тағйирот дароварда шавад, мақомот ё шахсоне, ки маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро даъват менамоанд, ӯҳдадоранд на дертар аз даҳ рӯзи то гузарондани он ҳамаи иштирокчиёни ҷамъиятро дар бораи тағйироти ба рӯзнома ворид гардида ба тарзе, ки дар банди 1 ҳамин модда нишон дода шудааст, огоҳ намоанд.

3. Ба ахборот ва маводе, ки ба иштирокчиёни ҷамъият ҳангоми тайёр кардани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият пешниҳод карда мешавад, ҳисоботи солонаи ҷамъият, ҳулосаи комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият ва аудитор аз рӯи натиҷаҳои тафтиши ҳисоботи солона ва балансҳои солонаи муҳосибавии ҷамъият, маълумот дар бораи номзад (номзадҳо) ба мақомоти иҷроияи ҷамъият, Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият ва комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият, лоиҳаи тағйироту иловаҳои ба ҳуҷҷатҳои таъсисотии ҷамъият воридшаванда, ё лоиҳаи ҳуҷҷатҳои таъсисотии ҷамъият дар таҳрири нав, лоиҳаи ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият, инчунин дигар ахбороти (маводҳои) пешбиникардаи оинномаи ҷамъият дохил мешаванд.

Агар дар оинномаи ҷамъият тартиби дигари бо мавод шиносондани иштирокчиёни ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад, мақомот ё шахсоне, ки маҷлиси умумии ғайринавбатии иштирокчиёни ҷамъиятро даъват менамоанд, ӯҳдадоранд ба онҳо ахборот ва маводро яқзоя бо огоҳномаи оиди гузарондани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият фиристонанд, дар сурати тағйир ёфтани рӯзнома маводи дахлдор яқзоя бо огоҳномаи оиди чунин тағйирот фиристонда мешавад.

Ин ахбороту мавод дар давоми сӣ рӯзи то гузарондани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бояд ба ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият барои шиносои дар бинои мақомоти иҷроияи ҷамъият пешниҳод карда шавад.

4. Дар сурати вайрон кардани тартиби даъвати маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамин модда муқаррар намудааст, чунин маҷлиси умумӣ салоҳиятнок шуморида мешавад, агар дар он ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият иштирок дошта бошанд.

Моддаи 41. Тартиби гузарондани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият

1. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бо тартибе, ки ҳамин Қонун, оинномаи ҷамъият ва ҳуҷҷатҳои дохилии он муқаррар кардаанд, гузаронда мешавад. Дар он қисме, ки бо ҳамин Қонун, оинномаи ҷамъият ва ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият танзим карда нашудааст, тартиби гузарондани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият муқаррар карда мешавад.

2. Пеш аз кушодашавии маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бақайдгирии иштирокчиёни омадаи ҷамъият гузаронда мешавад.

Иштирокчиёни ҷамъият ҳақ доранд дар маҷлиси умумӣ шахсан ё ба воситаи намояндагони худ иштирок намоанд. Намояндагони иштирокчиёни ҷамъият бояд ҳуҷҷатҳоеро, ки ваколати онҳоро тасдиқ мекунад, пешниҳод намоанд.

Иштирокчии бақайд нагирифтаи ҷамъият (намояндаи иштирокчии ҷамъият) ҳақ надорад дар овоздиҳӣ иштирок намояд.

3. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро шахсе, ки вазифаи мақомоти яққасардории иҷроияро амалӣ менамояд ё шахсе, ки ба мақомоти дастаҷамъии иҷроияи ҷамъият сардорӣ мекунад, мекушояд. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро, ки Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият, аудитор ё иштирокчиёни ҷамъият даъват кардаанд, раиси Шӯрои директорон (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, раиси комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият, аудитор ё яке аз иштирокчиёни ҷамъият, ки ин маҷлиси умумиро даъват кардаанд, мекушояд.

4. Маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият ҳақ дорад танҳо аз рӯи масъалаҳои рӯзнома, ки мутобиқи банди 1 ва 2 моддаи 40 ҳамин Қонун ба иштирокчиени ҷамъият хабар дода шудааст, қарор қабул кунад, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар дар ин маҷлиси умумӣ ҳамаи иштирокчиени ҷамъият иштирок дошта бошанд.

5. Қарорҳо аз рӯи масъалаҳое, ки дар зербанди 2 банди дуюми моддаи, 37 ҳамин Қонун нишон дода шудааст, инчунин аз рӯи масъалаҳои дигаре, ки оинномаи ҷамъият муайян кардааст, бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии овозҳои иштирокчиени ҷамъият қабул карда мешавад, агар зарурати шумораи зиёди овозҳоро барои қабули чунин қарор ҳамин Қонун ё оинномаи ҷамъият пешбинӣ накарда бошад.

Қарорҳоро аз рӯи масъалаҳое, ки дар зербандҳои 3 ва 11 банди дуюми моддаи 37 ҳамин Қонун нишон дода шудааст, ҳамаи иштирокчиени ҷамъият яқдилона қабул мекунад.

Қарорҳои боқимонда бо аксарияти овозҳои шумораи умумии овозҳои иштирокчиени ҷамъият қабул карда мешаванд, агар зарурати шумораи овозҳо барои қабули чунин қарорҳо дар ҳамин Қонун ё оинномаи ҷамъият пешбинӣ нашуда бошад.

6. Қарорҳои маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият бо овоздиҳии қушод қабул карда мешавад, агар дар оинномаи ҷамъият тартиби дигари қабули қарорҳо пешбинӣ нашуда бошад.

Моддаи 42. Қарори маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият, ки бо роҳи гузаронидани овоздиҳии ғоибона (бо роҳи пурсиш) қабул мешавад

1. Қарори маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият мумкин аст бе гузарондани маҷлис (иштироки яқҷояи иштирокчиени ҷамъият барои муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома ва қабули қарорҳо аз рӯи масъалаҳои ба овоздиҳӣ гузошташуда) бо роҳи гузарондани овоздиҳии ғоибона (бо роҳи пурсиш) қабул карда шавад. Чунин овоздиҳӣ мумкин аст бо роҳи ивази ҳуччатҳо тавассути почта, алоқаи телеграф, телетайпӣ, телефонӣ, электронӣ ва ғайраҳо, ки саҳеҳии хабарҳои дода ва қабулшаванда ва тасдиқи ҳуччати онҳоро таъмин менамояд, гузаронда шавад.

Қарори маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият аз рӯи масъалаҳое, ки дар зербанди 6 банди дуюми моддаи 37 ҳамин Қонун нишон дода шудааст, бо роҳи гузарондани овоздиҳии ғоибона (бо роҳи пурсиш) қабул шуда наметавонад.

2. Ҳангоми қарор қабул кардани маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият бо роҳи гузарондани овоздиҳии ғоибона (бо роҳи пурсиш) бандҳои 2, 3 ва 4 моддаи 41 ҳамин Қонун, инчунин нишондодҳои бандҳои 1, 2 ва 3 моддаи 40 ҳамин Қонун дар қисми мӯҳлатҳои пешбиникардаи онҳо татбиқ карда намешавад.

3. Тартиби гузарондани овоздиҳии ғоибона бо ҳуччати дохилии ҷамъият муайян карда мешавад, ки он бояд ҳатман ба ҳамаи иштирокчиени ҷамъият хабар додани рӯзномаи пешниҳодшуда, имконияти то оғози овоздиҳӣ ба ҳамаи ахбору маводи зарурӣ шинос шудани ҳамаи иштирокчиени ҷамъият, имконияти пешниҳоди таклифҳо оиди ба рӯзнома дохил кардани масъалаҳои иловагӣ, ҳатман ба ҳамаи иштирокчиени ҷамъият то оғози овоздиҳӣ хабар додани рӯзномаи тағйирёфта, инчунин мӯҳлати ба охир расидани тартиби овоздиҳиро пешбинӣ намояд.

Моддаи 43. Аз ҷониби иштирокчиҳои ягонаи ҷамъият қабул кардани қарорҳо аз рӯи масъалаҳое, ки ба салоҳияти маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият мансубанд

Дар ҷамъияте, ки аз як нафар иштирокчӣ иборат аст, қарорҳо аз рӯи масъалаҳое, ки ба салоҳияти маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият мансубанд, аз ҷониби иштирокчиҳои ягона шахсан қабул карда ва ҳаттӣ ба расмият дароварда мешавад. Дар ин маврид нишондодҳои моддаҳои 38, 39, 40, 41, 42 ва 47 ҳамин Қонун татбиқ намегардад, ба истиснои нишондодҳое, ки ба мӯҳлатҳои гузарондани маҷлиси умумии солонаи иштирокчиени ҷамъият дахл доранд.

Моддаи 44. Мақомоти иҷроияи ҷамъият

1. Роҳбарӣ ба фаъолияти ҷорӣи ҷамъият аз ҷониби мақоми яккасардорӣи иҷроияи ҷамъият ва мақоми иҷроияи дастҷамъӣи ҷамъият амалӣ гардонда мешавад. Мақомоти иҷроияи ҷамъият ба маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият ва Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият ҳисоботдиҳанда мебошад.

2. Додани ҳуқуқи овоз аз ҷониби аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, аъзои мақоми иҷроияи дастҷамъӣи ҷамъият ба шахсони дигар, аз ҷумла ба аъзои дигари Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, ба аъзои дигари мақоми иҷроияи дастҷамъӣи ҷамъият роҳ дода намешавад.

Моддаи 45. Мақомоти яккасардорӣи иҷроияи ҷамъият

1. Мақомоти яккасардорӣи иҷроияи ҷамъият (директори генералӣ ё директор)-ро маҷлиси умумии иштирокчиени ҷамъият ба мӯҳлати муайян кардаи оинномаи ҷамъият интихоб мекунад. Мақомоти

яккасардории ичроияи чамъият мумкин аст, инчунин аз ҳисоби шахсони ғайри иштирокчии он интиҳоб карда шавад.

Шартномаи байни чамъият ва шахси ичроқунандаи вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи чамъиятро аз номи чамъият шахси раисқунандаи маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки дар он шахси ичроқунандаи вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи чамъият интиҳоб шудааст, ё иштирокчии чамъият, ки бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият ваколатдор гардидааст, имзо мекунад.

2. Танҳо шахси воқеӣ ба сифати мақомоти яккасардории ичроияи чамъият баромад карда метавонад, ба истиснои ҳолате, ки моддаи 46 ҳамин Қонун пешбинӣ кардааст.

3. Мақомоти яккасардории ичроияи чамъият метавонад:

1) аз номи чамъият бидуни ваколатнома амал намояд, аз ҷумла аз манфиатҳои он намояндагӣ ва аҳдҳоро амалӣ намояд;

2) барои ҳуқуқи намояндагӣ аз номи чамъият ваколатнома аз ҷумла ваколатномаи дорои ҳуқуқи боварӣ медиҳад;

3) дар бораи ба вазифа таъин кардани кормандони чамъият, ба кори дигар гузарондан ва хориҷ намудани онҳо фармон бароварда, чораҳои мукофотониرو татбиқ намуда ва ҷазои интизомӣ медиҳад;

4) дигар ваколатҳоро, ки ҳамин Қонун ё оинномаи чамъият ба салоҳияти маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият ва мақомоти яккасардории ичроияи чамъият мансуб надонидааст, амалӣ мегардонад.

4. Тартиби фаъолияти мақомоти яккасардории ичроияи чамъият ва қарор қабул кардани онро оинномаи чамъият, ҳуҷҷатҳои дохилии чамъият, инчунин шартномаи бастаи байни чамъият ва шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи онро иҷро менамояд, муқаррар мекунад.

Моддаи 46. Мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият

1. Агар дар оинномаи чамъият дар қатори мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, инчунин таъсис додани мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият (садорат, маъмурият ва ғайра) пешбинӣ шуда бошад, чунин мақомотро маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият ба миқдори ва мӯҳлати муайнкардаи оинномаи чамъият интиҳоб мекунад.

Танҳо шахси воқеӣ, ки метавонад иштирокчии чамъият набошад, узви мақомоти ичроияи чамъият буда метавонад.

Мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият ваколатҳои ба салоҳияти он додаи оинномаи чамъиятро амалӣ мегардонад.

Вазифаи раисии мақомоти дастачамъии ичроияи чамъиятро шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи чамъиятро ба амал мебарорад, иҷро менамояд, ба истиснои ҳолате, ки агар ваколатҳои мақомоти яккасардории ичроияи чамъият ба роҳбар супорида шуда бошад.

2. Аъзои мақомоти ичроияи дастачамъии чамъият аъзои комиссияи тафтишотии (ревизори) чамъият шуда наметавонад.

3. Тартиби фаъолияти мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият ва қарор қабул намудани онро оинномаи чамъият ва ҳуҷҷатҳои дохилии чамъият муқаррар мекунад.

Моддаи 47. Ба роҳбар додани ваколатҳои мақомоти яккасардории ичроияи чамъият

Чамъият ҳақ дорад тибқи шартнома ваколатҳои мақомоти яккасардории ичроияи худро ба роҳбар диҳад, агар чунин имконият бевосита дар оинномаи чамъият пешбинӣ шуда бошад.

Шартнома ба роҳбар аз номи чамъият ва аз ҷониби шахси раисқунандаи маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки шартҳои шартномаро бо роҳбар тасдиқ намудааст ё иштирокчии чамъият, ки бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият ваколатдор шудааст, имзо карда мешавад.

Моддаи 48. Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият

1. Оинномаи чамъият таъсиси Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъиятро пешбинӣ карда метавонад.

Салоҳияти Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъиятро оинномаи чамъият тибқи ҳамин Қонун муайян менамояд.

2. Тартиби таъсис ва фаъолияти Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, инчунин тартиби қатъ ёфтани ваколатҳои аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият дар оинномаи чамъият муайян карда мешавад.

Аъзои мақомоти ичроияи дастачамъии чамъият бештар аз чоряки ҳайати Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъиятро ташкил дода наметавонад. Шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи

чамъياتро ичро менамояд, дар як вақт наметавонад раиси Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият бошад.

3. Аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи чамъият ва аъзои мақомоти ичроияи дастачамъии чамъият, ки иштирокчиёни чамъият намебошанд, метавонанд дар маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият бо ҳуқуқи овози машваратӣ ширкат намоанд.

Моддаи 49. Шикоят оиди қарорҳои мақомоти идоракунии чамъият.

1. Қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъиятро, ки бо вайрон кардани талаботи ҳамин Қонун, дигар санадҳои меърию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи чамъият қабул шудааст ва ҳуқуқи манфиатҳои қонунии иштирокчии чамъиятро вайрон мекунад, мумкин аст суд аз рӯи аризаи иштирокчии чамъият, ки дар овоздиҳӣ иштирок накардааст ё муқобили қарор овоз додааст, беэтибор эътироф намояд. Чунин ариза мумкин аст дар давоми ду моҳе, ки иштирокчии чамъият дар бораи қарори қабулшуда огоҳ шудааст ё бояд огоҳ мешуд, дода шавад. Дар ҳолате, ки агар иштирокчии чамъият дар маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки қарори арзшавандаро қабул намудааст, иштирок карда бошад, аризаи мазкур мумкин аст дар давоми ду моҳи қабули чунин қарор дода шавад.

2. Суд ҳақ дорад бо назардошти ҳамаи ҳолатҳои парванда қарори арзшавандаро эътиборнок ҳисобад, агар овоздиҳии иштирокчии чамъият, ки ариза додааст, ба натиҷаҳои овоздиҳӣ таъсир нарасонда, ба вайронкунии роҳода зид набошад ва қарор боиси ба ин иштирокчии чамъият расондани зарар нагардад.

3. Қарори Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият ё роҳбар, ки бо вайрон кардани талаботи ҳамин Қонун, дигар санадҳои меърию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оинномаи чамъият қабул шудааст ва ҳуқуқи манфиатҳои қонунии иштирокчии чамъиятро вайрон мекунад, бо аризаи ҳамин иштирокчии чамъият мумкин аст аз ҷониби суд беэтибор доништа шавад.

Моддаи 50. Масъулияти аъзоёни Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, аъзоёни мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият ва роҳбар

1. Аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти яккасардории чамъият, аъзои мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият, ҳамчунин роҳбар ҳангоми татбиқ намудани ҳуқуқ ва ичрои вазифаҳои ба ӯ ба манфиати чамъият софдилона ва оқилона амал намоанд.

2. Аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, аъзои мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият, ҳамчунин роҳбар дар назди чамъият барои зараре, ки бо амали (беамалии) гунаҳкоронаи худ ба чамъият расонидаанд, ҷавобгаранд, агар қонунҳо дигар асосҳо ва андозаи масъулиятро муқаррар накарда бошад. Дар айни замон аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, аъзои мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият, ки муқобили қарори боиси ба чамъият расидани зарар гардида овоз додаанд ё дар овоздиҳӣ иштирок накардаанд, ҷавобгар намебошанд.

3. Ҳангоми муайян кардани асосҳо ва андозаи масъулияти аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият, аъзои мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият, ҳамчунин роҳбар бояд шароитҳои муқаррарии муомилоти кори ва дигар ҳолатҳое, ки барои парванда аҳамият дорад, ба назар гирифта шавад.

4. Дар ҳолате, ки агар мутобиқи нишондоди ҳамин модда якчанд шахс масъуланд, масъулияти онҳо дар назди чамъият муштарак мебошад.

5. Чамъият ё иштирокчии он ҳақ дорад бо даъвои рӯендани зараре, ки ба чамъият узви Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, узви мақомоти дастачамъии ичроияи чамъият ё роҳбар расондаанд, ба суд муроҷиат намоанд.

Моддаи 51. Комиссияи тафтишотии (ревизори) чамъият

1. Дар оинномаи чамъият мумкин аст таъсис додани комиссияи тафтишоти (интихоби ревизор) чамъият пешбинӣ карда шавад. Дар чамъиятҳое, ки бештар аз понздаҳ нафар иштирокчӣ доранд, таъсиси комиссияи тафтишотии (интихоби ревизор) чамъият хатмӣ мебошад. Ҳамчунин шахсе, ки иштирокчии чамъият намебошад, узви комиссияи тафтишотии (ревизори) чамъият буда метавонад. Вазифаи комиссияи тафтишотии (ревизори) чамъиятро, агар инро оинномаи чамъият пешбинӣ карда бошад, аудиторӣ тасдиқкардаи маҷлиси умумии иштирокчиёни чамъият, ки у бо манфиатҳои амволи бо чамъият, аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) чамъият, бо шахси ичроқунандаи вазифаи мақомоти яккасардории ичроияи чамъият, аъзои

мақомоти иҷроияи дастҷамъии ҷамъият ва иштирокчиёни ҷамъият алоқаманд намебошад, амалӣ гардонда метавонад.

2. Комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъиятро маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият ба мӯҳлати муайянкардаи оинномаи ҷамъият интихоб мекунад. Шумори аъзои комиссияи тафтишотӣ ҷамъиятро оинномаи ҷамъият муайян менамояд.

3. Комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият ҳақ дорад ҳар вақт фаъолияти молиявии ҷамъиятро тафтиш кунад ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои вобаста ба фаъолияти ҷамъият дастраси он бошад.

Бо талаби комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, шахсе, ки вазифаи мақомоти яккасардории иҷроияи ҷамъиятро иҷро менамояд, аъзои мақомоти дастҷамъии иҷроияи ҷамъият, инчунин кормандони ҷамъият ўҳдадоранд дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ тавзеҳоти зарурӣ диҳанд.

4. Комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият бо тартиби ҳатмӣ тафтиши ҳисоботи солона ва балансҳои муҳосибавиро то онҳоро тасдиқ кардани маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият мегузаронад. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият ҳақ надорад ҳисоботи солона ва балансҳои муҳосибавии ҷамъиятро дар сурати набудани хулосаи комиссияи тафтишотӣ (ревизори) ҷамъият тасдиқ кунад.

5. Тартиби кори комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъиятро оиннома ва ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият муайян менамоянд.

6. Моддаи мазкур дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар таъсиси комиссияи тафтишотӣ ҷамъият ё интихоби ревизори ҷамъият дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ шуда ё мутобиқи ҳамин Қонун ҳатмӣ бошад.

7. Аъзои комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият наметонад аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорон) ҷамъият, шахси иҷрокунандаи вазифаи мақомоти яккасардории ҷамъият ва аъзои мақомоти дастҷамъии ҷамъият бошад.

Моддаи 52. Ҳавасмандӣ дар иҷро намудани аҳдҳо аз тарафи ҷамъият

1. Аҳдҳое, ки дар иҷро намудани он узви Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, шахси иҷрокунандаи вазифаи мақомоти яккасардории иҷроияи ҷамъият, узви мақомоти дастҷамъии иҷроияи ҷамъият ё иштирокчиҳои ҷамъият ҳавасманд ва якҷоя бо шахсони бонуфуз (аффилир) бист ва аз ин зиёда фоизи овозҳои шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъиятро доранд, аз ҷониби ҷамъият бидуни розигии маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият иҷро шуданаш мумкин намебошад.

Шахсони мазкур барои иҷро намудани аҳдҳо аз ҷониби ҷамъият ҳавасманд ҳисобида мешаванд, агар онҳо, зану шавҳар, падару модар, фарзандон, бародарон, хоҳарон ва шахсони бонуфузи (аффилир) онҳо бошанд:

- тарафи муомилот бошанд ё дар муносибатҳои онҳо бо ҷамъият ба манфиати шахсони сеюм баромад кунанд;

- дорандаи бист (ҳар қадам алоҳида ё якҷоя) ва аз ин зиёд фоизи саҳмияҳои (ҳиссаҳо, пайҳо) шахси ҳуқуқӣ ва тарафи аҳд бошанд, ё дар муносибатҳои онҳо бо ҷамъият ба манфиати шахсони сеюм баромад кунанд;

- дар мақомоти идоракунии шахси ҳуқуқӣ, ки тарафи аҳд мебошад вазифаҳоро ишғол намуда ё дар муносибатҳои онҳо бо ҷамъият ба манфиати шахсони сеюм баромад кунанд;

- дар дигар ҳолатҳое, ки оинномаи ҷамъият муайян кардааст.

2. Шахсони дар сарсатри якуми банди якуми ҳамин модда нишон додашуда бояд ба маълумоти маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият ахборотро дар ин бора расонанд:

- дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, ки дар он онҳо, ҳамсарон, волидон, фарзандон, бародарон, хоҳарон ва шахсони бонуфузи онҳо дорандаи бист ва аз ин зиёд фоизи саҳмияҳо (ҳиссаҳо, пайҳо) мебошанд;

- дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, ки дар он онҳо, ҳамсарон, волидон, фарзандон, бародарон, хоҳарон ва шахсони бонуфузи онҳо дар мақомоти идоракунии вазифаҳоро ишғол менамоянд;

- дар бораи аҳдҳои барояшон маълуми иҷрошаванда ё дар назар дошташуда, ки дар иҷро намудани онҳо мумкин аст ҳавасманд доништа шаванд.

3. Қарор дар бораи иҷро намудани аҳдҳо аз ҷониби ҷамъият, ки дар иҷро намудани онҳо ҳавасманди мавҷуд аст, дар маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият бо аксарияти овозҳои шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки дар иҷро намудани он ҳавасманд нестанд, қабул карда мешавад.

4. Иҷро намудани аҳдҳое, ки ба онҳо ҳавасманди вучуд дорад, қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъиятро, ки банди сеюми ҳамин модда пешбини намудааст, талаб намекунад, ба шарте ки аҳд дар ҷараёни фаъолияти муқаррарии хоҷагидорӣ дар байни ҷамъият ва тарафи дигар иҷро карда шавад ва он то даме ҷой дошта бошад, ки шахси ҳавасманди иҷрокунандаи аҳд мутобиқи банди якуми ҳамин модда чунин шахс эътироф карда шавад (қарор то санаи гузарондани маҷлиси умумии ояндаи иштирокчиёни ҷамъият талаб карда намешавад).

5. Аҳде, ки дар иҷро намудани он ҳавасманди мавҷуд аст ва кадоме, ки бо вайронкунии талаботи пешбиникардаи ҳамин модда иҷро карда шудааст аз рӯи даъвои ҷамъият ё иштирокчии он мумкин аст беъятибор ҳисобида шавад.

6. Моддаи мазкур нисбати ҷамъиятҳое, ки аз як иштирокчӣ иборат аст, ва он дар як вақт вазифаи мақомоти яккасардорӣ иҷроияи ин ҷамъиятро иҷро менамояд, татбиқ карда намешавад.

7. Дар сурати дар ҷамъият таъсис ёфтани Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият қабули қарор дар бораи иҷро намудани аҳде, ки оиди иҷро намудани он ҳавасманди мавҷуд аст, мумкин аст тибқи оинномаи ҷамъият ба салоҳияти он дода шавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар маблағи пардохти аҳд ё арзиши амволе, ки предмети аҳд мебошад, аз ду фоизи арзиши амволи ҷамъият зиёд буда, он дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавӣ дар давраи охирини ҳисоботи муайян шуда бошад.

Моддаи 53. Аҳдҳои калон

1. Аҳди калон аҳдест ё якчанд аҳди бо ҳам алоқамандаст, ки ба бевосита ё бавосита аз ҷониби ҷамъият бадастбаровардан, бегона кардан ё имконияти бегонакунии амвол вобаста буда, арзиши он бештар аз бисту панҷ фоизи арзиши амволи ҷамъиятро ташкил дода, дар асоси маълумоти ҳисоботи муҳосибавии давраи охирини ҳисоботи пеш аз рӯзи қабули қарор оиди иҷро намудани чунин аҳд муайян карда шудааст, агар оинномаи ҷамъият ҳаҷми бештари аҳди калонро пешбини накарда бошад. Аҳде, ки дар раванди фаъолияти муқаррарии хоҷагидорӣ иҷро карда мешавад, аҳди калон ҳисобида намешавад.

2. Ба мақсадҳои ҳамин модда арзиши амволи бегонакунандаи ҷамъият дар натиҷаи аҳди калон дар асоси маълумоти ҳисоби муҳосибавии он ва арзиши амволи бадастдароварандаи ҷамъият дар асоси нархи пешниҳодшуда муайян карда мешавад.

3. Қарор дар бораи иҷро кардани аҳди калонро маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият қабул мекунад.

4. Дар сурати дар ҷамъият таъсис ёфтани Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият қабули қарорҳоро оиди иҷро кардани аҳди калон вобаста ба бадастдарорӣ, бегонакунӣ ё имконияти бегонакунии амвол бевосита ё бавосита аз ҷониби ҷамъият, ки арзиши он аз бисту панҷ то панҷоҳ фоизи арзиши амволи ҷамъиятро ташкил медиҳад, мумкин аст тавассути оинномаи ҷамъият ба салоҳияти Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият дода шавад.

5. Аҳди калоне, ки бо вайрон кардани талаботи пешбиникардаи ҳамин модда иҷрокарда шудааст, мумкин аст аз рӯи даъвои ҷамъият ё иштирокчии он беъятибор доништа шавад.

6. Дар оинномаи ҷамъият мумкин аст пешбини карда шавад, ки барои иҷро кардани аҳди калон қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият ва Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият талаб карда намешавад.

Моддаи 54. Тафтиши аудиториҳои ҷамъият

Барои тафтиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботҳои солона ва балансҳои муҳосибавӣ, инчунин тафтиши ҳолати қорҳои қорӣ ҷамъият ҳақ дорад бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни худ аудитори касбиро, ки бо манфиатҳои амволи бо ҷамъият, аъзои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, шахси иҷрокунандаи вазифаи мақомоти яккасардорӣ иҷроияи ҷамъият, аъзои мақомоти дастҷамъии иҷроияи ҷамъият ва иштирокчиёни ҷамъият алоқаманд нест, ҷалб намояд.

Бо талаби ҳар кадом иштирокчии ҷамъият тафтиши аудитори мумкин аст аз ҷониби аудитори касбии интиҳобкардаи онҳо гузаронда шавад, ки он бояд ба талаботи муқарраркардаи қисми якуми ҳамин модда мувофиқ бошад. Дар сурати гузарондани чунин тафтиши хизмати аудитор аз ҳисоби иштирокчии ҷамъият, ки бо талаби ӯ доир мегардад, пардохта мешавад. Хароҷоти иштирокчии ҷамъият барои пардохти хизмати аудитор мумкин аст бо қарори маҷлиси умумии иштирокчии ҷамъият аз ҳисоби маблағи ҷамъият руёнда шавад.

Ҷалб намудани аудитор барои тафтиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботҳои солона ва балансҳои муҳосибавии ҷамъият дар ҳолатҳои пешбиникардаи қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон хатмӣ мебошад.

Моддаи 55. Ҳисоботи оммавии ҷамъият

1. Ҷамъият барои чоп кардани ҳисобот оиди фаъолияти худ ўҳдадор намебошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки ҳамин Қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини кардаанд.

2. Дар давоми паҳнкунии оммавии вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ ҷамъият ўҳдадор аст ҳар сол ҳисоботи солона ва балансҳои муҳосибавиро чоп кунад, инчунин ахбороти дигарро дар бораи фаъолият, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии мутобиқи онҳо қабулшуда пешбинӣ кардаанд ошкор намояд.

Моддаи 56. Нигоҳдории ҳуҷҷатҳои ҷамъият

1. Ҷамъият ӯҳдадор аст ҳуҷҷатҳои зеринро нигоҳ дорад:

- ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият, инчунин тағйироту иловаҳои ба ҳуҷҷатҳои таъсисоти ҷамъият ворид гардида, ки бо тартиби муқаррарӣ ба қайд гирифта шудаанд;

- протоколи (протоколҳои) маҷлиси муассисони ҷамъият, ки дорои қарор оиди таъсиси ҷамъият ва тасдиқи арзиши пулии саҳмҳои ғайрипулӣ ба сармоия ҷамъият мебошад, инчунин дигар қарорҳои вобаста ба таъсиси ҷамъият;

- ҳуҷҷате, ки қайди давлатии ҷамъиятро тасдиқ мекунад;

- ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқи ҷамъиятро ба амволи дар баланси он буда тасдиқ менамоянд;

- ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият;

- низомномаи дар бораи филиалҳо ва намояндагиҳои ҷамъият;

- ҳуҷҷатҳое, ки бо эмиссияи вомбарғҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ вобастаанд;

- протоколҳои маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият;

- маҷлисиҳои Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорои) ҷамъият, мақомоти дастҷамъии иҷроияи ҷамъият ва комиссияи тафтишоти ҷамъият;

- рӯйхати шахсони бонуфузи (аффилири) ҷамъият;

- ҳулосаи комиссияи тафтишотии (ревизори) ҷамъият, аудитор, мақомоти давлатӣ ва маҳаллии назорати молиявӣ;

- дигар ҳуҷҷатҳое, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оинномаи ҷамъият, ҳуҷҷатҳои дохилии ҷамъият, қарорҳои маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорои) ҷамъият ва мақомоти иҷроияи ҷамъият пешбинӣ кардаанд.

2. Ҷамъият ҳуҷҷатҳое, ки ҳамин модда пешбинӣ кардааст, дар ҷои воқеъшавии мақомоти яккасардории иҷроияи он ё ҷои дигаре, ки ба иштирокчиёни ҷамъият маълум ва дастрас аст, нигоҳ медорад.

БОБИ VI. АЗ НАВ ТАШКИЛ КАРДАН ВА БАРҶАМ ДОДАНИ ҶАМЪИЯТ

Моддаи 57. Аз нав ташкил кардани ҷамъият

1. Ҷамъият метавонад бо тартиби пешбиниқардаи ҳамин Қонун бо ихтиёри худ азнав ташкил карда шавад.

Дигар асосҳо ва тартиби азнавташкилдихии ҷамъиятро Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

2. Аз нав ташкилдихии ҷамъият мумкин аст дар шакли муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ ва табдилшавӣ сурат гирад.

3. Ҷамъият аз вақти қайди давлатии шахсони ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи азнавташкилдихӣ барпо мешаванд азнавташкилфта ҳисобида мешавад, ба истиснои ҳолатҳои дар шакли ҳамроҳшавӣ азнавташкил кардани он.

Дар сурати азнавташкил кардани ҷамъият дар шакли ба он ҳамроҳшавии ҷамъияти дигар аз вақти ба рӯйхати ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ворид гардидани сабт оиди қатъ ёфтани фаъолияти ҷамъияти ҳамроҳшуда ҷамъияти якум аз нав ташкилшуда ҳисобида мешавад.

4. Бақайдгирии давлатии ҷамъиятҳое, ки дар натиҷаи азнавташкилдихӣ барпо шудаанд ва ворид кардани сабт оиди қатъ ёфтани фаъолияти ҷамъиятҳои азнавташкилфта, инчунин бақайдгирии давлатии тағйироти оиннома бо тартиби муқаррар кардаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

5. На дертар аз сӣ рӯзи қабули қарори азнавташкилкунии ҷамъият ва дар сурати ба шакли муттаҳидшавӣ ё ҳамроҳшавӣ азнавташкилкунии ҷамъият аз санаи қабули қарор дар ин бора ба ҷамъияти охирин, ки дар муттаҳидшавӣ ё ҳамроҳшавӣ иштирок менамоянд, ҷамъият ӯҳдадор аст дар ин бораи ҳамаи кредиторҳои маълуми ҷамъиятро хаттӣ огоҳ намуда, дар нашрияе, ки дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ маълумот ҷоп мешавад, дар бораи қарори қабул шуда хабар нашр намояд. Дар ин маврид кредиторҳои ҷамъият дар давоми сӣ рӯзи ба онҳо фиристонидани огоҳнома ё дар давоми сӣ рӯз ҷоп шудани хабар дар бораи қабули қарор ҳақ доранд пеш аз мӯҳлат қатъ кардан ё иҷрои ӯҳдадорихии дахлдори ҷамъият ва ҷуброни зарари ба онҳо расидаро хаттӣ талаб намоянд.

6. Қайди давлатии ҷамъиятҳое, ки дар натиҷаи азнавташкилкунӣ барпо шудаанд ва ворид намудани қайд оиди қатъёбии фаъолияти ҷамъиятҳои азнавташкилфта танҳо хангоми пешниҳоди исботи огоҳшавии кредиторҳо бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин банд сурат мегирад.

7. Агар баланси тақсимот барои муайян кардани вориси ҷамъияти азнавташкилфта имконият надихад, шахсони ҳуқуқие, ки дар натиҷаи азнавташкилкунӣ барпо шудаанд, оиди ӯҳдадорихии ҷамъияти азнавташкилфта дар назди кредиторҳои он масъулияти муштарак доранд.

Моддаи 58. Муттаҳидшавии ҷамъиятҳо

1. Барпо намудани ҷамъияти нав ва ба он додани ҳамаи ҳуқуқҳо ва ўҳдадориҳои ду ё якчанд ҷамъият ва қатъ ёфтани ҷамъиятҳои охири муттаҳидшавии ҷамъиятҳо ҳисобида мешавад.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҳар кадом ҷамъияте, ки дар азнавташкилкунӣ ба шакли муттаҳидшавӣ иштирок менамояд дар бораи чунин азнавташкилкунӣ, тасдиқи шартномаи муттаҳидшавӣ ва оинномаи ҷамъият, ки дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпо меёбад, инчунин тасдиқи акти доду гирифт қарор қабул мекунад.

3. Шартномаи муттаҳидшавӣ, ки ҳамаи иштирокчиёни ҷамъияти дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпоёфта имзо кардаанд, дар баробарии оинномаи он ҳуҷҷати таъсисотӣ буда, бо талаботи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин Қонун нисбат ба шартномаи таъсисотӣ пешниҳод менамояд, бояд мувофиқ бошад.

4. Дар ҳолати аз ҷониби маҷлиси умумии иштирокчиёни ҳар кадом ҷамъияте, ки дар азнавташкилкунӣ ба шакли муттаҳидшавӣ иштирок менамоянд, қабул кардани қарор оиди чунин азнавташкилкунӣ ва тасдиқи шартномаи муттаҳидшавӣ, оинномаи ҷамъияти дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпогардида ва акти доду гирифтӣ интиҳоби мақомоти иҷроияи ҷамъияте, ки дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпо меёбад, дар маҷлиси умумии якҷояи иштирокчиёни ҷамъият, ки дар муттаҳидшавӣ иштирок мекунад, сурат мегирад.

Мӯҳлат ва тартиби гузаронидани чунин маҷлиси умумиро шартномаи муттаҳидшавӣ муайян менамояд.

Мақомоти яккасардории иҷроияи ҷамъияте, ки дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпо мегардад, амали вобаста ба қайдгирии давлатии ин ҷамъиятро ба ҷо меоварад.

5. Дар мавриди муттаҳидшавӣ ҷамъиятҳо ҳамаи ҳуқуқу ўҳдадориҳои ҳар кадоми онҳо мутобиқи акти доду гирифт ба ҷамъияте мегузарад, ки дар натиҷаи муттаҳидшавӣ барпо меёбад.

Моддаи 59. Ҳамроҳшавии ҷамъият

1. Қатъгардии як ё якчанд ҷамъият бо додани ҳамаи ҳуқуқу ўҳдадориҳои онҳо ба ҷамъияти дигар ҳамроҳшавии ҷамъият ҳисобида мешавад.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҳар кадом ҷамъияте, ки дар азнавташкилкунӣ дар ба шакли ҳамроҳшавӣ иштирок менамояд, дар бораи чунин азнавташкилкунӣ, тасдиқи шартномаи ҳамроҳшавӣ ва оинномаи дар бораи тасдиқи акти доду гирифт қарор қабул менамояд.

3. Маҷлиси умумии якҷояи иштирокчиёни ҷамъиятҳое, ки дар ҳамроҳшавӣ иштирок менамоянд, ба ҳуҷҷатҳои таъсисотии ҷамъияте, ки нисбати он ҳамроҳшавӣ сурат мегирад, тағйироти вобаста ба ҳайати иштирокчиёни ҷамъият, муайян кардани ҳаҷми ҳиссаҳои онҳо, дигар тағйироти пешбиникардаи шартномаи ҳамроҳшавиро ворид менамояд, инчунин дар мавриди зарурат дигар масъалаҳо, аз ҷумла масъалаи интиҳоби мақомоти ҷамъиятро, ки нисбати он ҳамроҳшавӣ сурат мегирад, ҳал мекунад. Мӯҳлату тартиби гузаронидани чунин маҷлиси умумиро шартномаи ҳамроҳшавӣ муайян менамояд.

4. Ҳангоми ҳамроҳшавии ҷамъиятҳо ҳамаи ҳуқуқу ўҳдадориҳои ҳар яке аз онҳо ба ҷамъияте, ки дар натиҷаи ҳамроҳшавӣ барпо карда мешавад, мутобиқи акти доду гирифт мегузарад.

Моддаи 60. Тақсимшавии ҷамъият

1. Қатъгардии ҷамъият ва гузаштани ҳамаи ҳуқуқу ўҳдадориҳои он ба ҷамъиятҳои навро тақсимшавии ҷамъият меноманд.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҳар як ҷамъияте, ки бо шакли тақсимот азнавташкил карда мешавад, дар бораи чунин азнавташкилдихӣ, тартибу шартҳои тақсими ҷамъият, таъсиси ҷамъиятҳои нав ва тасдиқи баланси тақсимот қарор қабул мекунад.

3. Иштирокчиёни ҳар кадом ҷамъияте, ки дар натиҷаи тақсимот барпо меёбад, шартномаи таъсисотӣ имзо мекунад. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҳар кадом ҷамъияте, ки дар натиҷаи тақсимот барпо меёбад, оинномаро тасдиқ ва мақомоти ҷамъиятро интиҳоб менамояд.

4. Ҳангоми тақсими ҷамъият ҳамаи ҳуқуқу ўҳдадориҳои он мутобиқи баланси тақсимот ба ҷамъиятҳое мегузарад, ки дар натиҷаи тақсимот барпо шудаанд.

Моддаи 61. Ҷудошавии ҷамъият

1. Барпо ёфтани як ё якчанд ҷамъият, бо додани як қисми ҳуқуқу ўҳдадориҳои ҷамъияти азнавташкилшаванда бидуни қатъгардии охири ҷудошавии ҷамъият ҳисобида мешавад.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъияте, ки бо шакли ҷудошавӣ аз навташкилкарда мешавад, дар бораи чунин азнавташкилкунӣ, тартибу шартҳои ҷудошавӣ, таъсиси ҷамъияти (ҷамъиятҳои) нав ва тасдиқи баланси тақсимот қарор қабул намуда, бо ҳуҷҷатҳои таъсисотии ҷамъияте, ки ба шакли ҷудошавӣ аз нав таъсис дода мешавад, тағйироти вобаста ба ҳайати иштирокчиёни ҷамъият, муайян кардани ҳаҷми ҳиссаи онҳо ва

дигар тағйироти пешбиникардаи қарори ҷудошавиро ворид месозад, инчунин дар мавриди зарурат дигар масъалаҳо, аз ҷумла масъалаи интихоби мақомоти ҷамъиятро ҳал менамояд.

Иштирокчиёни ҷамъияти ҷудошаванда шартномаи таъсисоти имзо мекунад. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъияти ҷудошаванда оинномаи онро тасдиқ ва мақомоти ҷамъиятро интихоб менамояд.

Агар иштирокчии ягонаи ҷамъияти ҷудошаванда ҷамъияти азнавташкилёфта бошад, маҷлиси умумии ин ҷамъият дар бораи азнавташкилнамоии ҷамъият ба шакли ҷудошавӣ, тартибу шартҳои ҷудошави қарор қабул намуда, инчунин оинномаи ҷамъияти ҷудошаванда ва баланси тақсимотро тасдиқ ва мақомоти ҷамъияти ҷудошавандаро интихоб мекунад.

3. Ҳангоми аз ҷамъият ҷудо шудани як ё якчанд ҷамъият ба ҳар кадоми онҳо як қисми ҳуқуқи ӯҳдадорихои ҷамъияти азнавташкилёбанда мутобиқи баланси тақсимот мегузарад.

Модда 62. Табдилшавии ҷамъият

1. Ҷамъият ҳақ дорад ба ҷамъияти саҳҳомӣ, ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ё кооперативи истехсолӣ табдил ёбад.

2. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки бо шакли табдилшавӣ азнавташкил карда мешавад, дар бораи чунин азнавташкилкунӣ, тартибу шартҳои табдилшавӣ, тартиби мубодилаи ҳиссаҳои иштирокчиёни ҷамъият ба саҳмияҳои ҷамъияти саҳҳомӣ, ҳиссаи иштирокчиёни ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ё ҳақи аъзои кооперативи истехсолӣ, тасдиқи оинномаи ҷамъияти саҳҳомии дар натиҷаи табдилсозӣ ба вучудоянда, ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ё кооперативи истехсолӣ, инчунин дар бораи тасдиқи акти доду гирифт қарор қабул мекунад.

3. Иштирокчиёни шахси ҳуқуқие, ки дар натиҷаи табдилсозӣ барпо меёбад, дар бораи интихоби мақомоти он мутобиқи талаботи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди чунин шахсони ҳуқуқӣ қарор қабул намуда, ба мақомоти дахлдор супориш медиҳад амали вобаста ба бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқиро, ки дар натиҷаи табдилсозӣ барпо мегардад, иҷро намояд.

4. Ҳангоми дигаргун шудани ҷамъият ҳамаи ҳуқуқи ӯҳдадорихои ҷамъияти азнавташкилёфта мутобиқи акти доду гирифт ба шахси ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи табдилсозӣ барпо шудааст мегузарад.

Моддаи 63. Барҳам додани ҷамъият

1. Ҷамъият метавонад ихтиёрӣ бо тартиби муқарраркардаи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо назардошти талаботи ҳамин Қонун ва оинномаи ҷамъият барҳам дода шавад. Ҷамъият метавонад инчунин бо қарори суд дар асосҳои пешбиникардаи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода шавад.

Барҳам хурдани ҷамъият боиси қатъ ёфтани он бидуни ба шахсони дигар гузаштани ҳуқуқи ӯҳдадорихо бо тартиби гузашти ҳуқуқ мегардад.

2. Қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият дар бораи барҳамхурии ихтиёрии ҷамъият ва таъин кардани комиссияи барҳамдиҳӣ бо пешниҳоди Шӯрои директорони (Шӯрои мушоҳидакорони) ҷамъият, мақомоти иҷроияи ё иштирокчии ҷамъият қабул карда мешавад.

3. Маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъияти ихтиёран барҳамхуранда дар бораи барҳамдиҳии ҷамъият ва бо мувофиқаи мақомоте, ки шахсони ҳуқуқиро ба қайди давлатӣ мегирад оиди таъин кардани комиссияи барҳамдиҳӣ қарор қабул менамояд.

4. Дар ҳолате, ки агар иштирокчии ҷамъияти барҳамхуранда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ба ҳайати комиссияи барҳамдиҳӣ намояндаи мақомоти давлатии идораи амволи давлатӣ, муассисаи махсусе, ки амволи давлатиро мефурушад, фурушандаи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллӣ дохил карда мешавад. Дар мавриди иҷро накардани ин талабот мақомоте, ки ҷамъиятро ба қайди давлатӣ мегирад, ҳақ надорад ба таъин кардани комиссияи барҳамдиҳӣ розигӣ диҳад.

5. Тартиби барҳамдиҳии ҷамъиятро Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Моддаи 64. Тақсими амволи ҷамъияти барҳамхуранда дар байни иштирокчиёни он

1. Амволи баъди ҳисобу китоби бо кредиторҳо анҷом додашудаи боқимондаи ҷамъияти барҳамхуранда аз ҷониби комиссияи барҳамдиҳӣ дар байни иштирокчиёни ҷамъият бо навбати зерин тақсим карда мешавад:

- дар навбати аввал ба иштирокчиёни ҷамъият қисми ғоидаи тақсимшуда, вале пардохт карданашуда дода мешавад;

- дар навбати дуюм амволи ҷамъияти барҳамхуранда дар байни иштирокчиёни ҷамъият мутаносибан ба ҳиссаи онҳо дар сармоияи оинномавии ҷамъият тақсим карда мешавад.

2. Талаботи ҳар навбат баъди пурра қонеъ шудани талаботи навбати пешина қонеъ гардонда мешавад. Агар амволи мавҷудаи ҷамъият барои пардохти на қисми пардохтнашудаи ғоида, балки пардохти ғоидаи

тақсимшуда нокифоя бошад, амволи ҷамъият дар байни иштирокчиёни он мутаносибан ба ҳиссаи онҳо дар сармояи оинномавии ҷамъият тақсим карда мешавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 10 майи соли 2002
№ 53

Э.Ш. РАҲМОНОВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» ва мавриди амал қарор додани он

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қисми 2, мод. 316)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
3. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонидани қонунҳои ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақлифҳо пешниҳод намояд.

Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ХАЙРУЛЛОЕВ
ш. Душанбе 19 марти соли 2002
№ 572(б)

С.

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қисми 2, мод. 315)

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» баррасӣ намуда, қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» ҷонибдорӣ карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 23 апрели соли 2002
№ 275

М.УБАЙДУЛЛОЕВ